

**ВАЗОРАТИ МЕҲНАТ ВА ҲИФЗИ
ИҚТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**АГЕНТИИ ДАВЛАТИИ ҲИФЗИ ИҚТИМОӢ, ШУҒЛИ
АҲОЛӢ ВА МУҲОЧИРАТ**

**МАҶМӢАИ
САНАДҲОИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚӢ ВА
ДАСТУРАМАЛҲО БАРОИ САМТҲОИ АСОСИИ
БАРНОМАИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ
МУСОИДАТ БА ШУҒЛИ АҲОЛӢ**

Бо қарори Шӯрои шугл ва муҳочирати Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 ноябри соли 2009, №7 ба нашр тавсия шудааст.

Маҷмӯаи мазкур дар заминаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи бозори меҳнат бо мақсади расонидани ёрии методӣ ба кормандони мақомоти давлатии шугли аҳолии дар маҳалҳо аз ҷониби коршиносони Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шугли аҳолии ва муҳочират таҳия шудааст.

Ин маҷмуа ба мақомоти давлатии шугли аҳолии дар маҳалҳо барои роҳбарӣ ва истифода дар кор тавсия карда мешавад.

Маҷмӯаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дастурамалҳо барои самтҳои асосии барномаи сиёсати давлатии мусоидат ба шугли аҳолии. – Душанбе, нашрияи «Матбаа»-и Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.2010. - 110с



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аз 1 августи соли 2008

№ 373

ш. Душанбе

Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ,
такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор

Мутобиқи моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» ва бо мақсади такмили чараёни рушди босамари захираҳои меҳнатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қ а р о р м е к у н а д:

1. Қоидаҳои замимагардидаи ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзони шаҳрвандони бекор тасдиқ карда шавад.

2. Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарии методӣ ва иҷрои талаботи Қоидаҳои мазкурро таъмин намояд.

3. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 март соли 2005, №94 «Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор» аз эътибор соқит дониста шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

Қоидаҳои
ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии
шаҳрвандони бекор

I. Муқаррароти умумӣ

1. Қоидаҳои мазкур мутобиқи моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» бо мақсади таъмини рушди захираҳои меҳнатӣ ва танзими босамари ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзони шаҳрвандони бекор таҳия гардидааст.

2. Тартиби мазкур фаъолияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатиро дар соҳаи мусоидат ба шуғли аҳоли (минбаъд, мақомоти давлатии шуғли аҳоли) дар самти тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзони шаҳрвандони бекор ва корҷӯй танзим менамояд.

II. Ташкили тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва
бозомӯзии шаҳрвандони бекор

3. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ шаҳрвандони бекор ва корҷӯяндагонро, ки бо сабаби надоштани ихтисоси зарурӣ ё гум кардани малакаи касбӣ дарёфт намудани кори мувофиқ ба онҳо имконнопазир гаштааст, инчунин муҳочирони меҳнатӣ ва шахсони хоҳиши муҳочирати меҳнатӣ карданро дошта, ки дорои малакаи касбӣ ва ихтисос намебошанд ё мехоҳанд ихтисоси худро мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат тағйир диҳанд, фаро мегирад.

4. Маъҷубони бекор, шаҳрвандони бекор баъди гузаштани зиёда аз шаш моҳи бекорӣ, шаҳрвандони аз хизмати ҳарбӣ озодшуда ва ҳамсарони онҳо, шаҳрвандони аз муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноӣ ё таъбаоти маҷбурӣ озодшуда, хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, инчунин шаҳрвандоне, ки бори аввал кор меҷӯянд, пештар кор накардаанд ва ихтисос надоранд, ҳуқуқи афзалиятноки аз тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ гузаштанро доранд.

5. Дар сурати пеш омадани зарурати ҷорӣ намудани технологияи нави истеҳсоли ва бо мақсади мутобиқ намудани таҳассуси коргарон ба ин технология, аз ҷумла ҷиҳати

пешгирии ихтисоршавӣ ва нигоҳдории коргарон аз ихтисоршавии оммавӣ, мақомоти давлатии шуғли аҳоли дар асоси шартнома бо корфармо метавонанд барои чунин коргарон курси такмили ихтисосро аз ҳисоби маблағи корфармо ташкил намояд.

6. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзиро тавассути Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон», амалӣ менамояд.

7. Тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар асоси роҳхати мақомоти давлатии шуғли аҳолии маҳалли зисти доимӣ (минбаъд, мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли) дар Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ва филиалҳои он, марказҳои таълимии мақомоти давлатии шуғли аҳоли, муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва дигар муассисаҳои таълимие, ки оид ба пешбурди раванди таълими касбӣ дорои иҷозатнома мебошанд, мувофиқи шартнома ба роҳ монда мешавад.

8. Давомнокии курсҳои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ аз мундариҷа ва барномаи таълимии ин курсҳо вобаста буда, мӯҳлати ниҳоии он то 1 сол муқаррар карда мешавад.

9. Шаҳрвандон ба курсҳои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, шаҳодатнома дар бораи маълумот ва дар ҳолати зарурӣ бо пешниҳоди ҳадамоти роҳнамоии касбӣ фиристонида мешаванд.

10. Маслиҳати (роҳнамоии) касбӣ ба шаҳрвандоне, ки дар мақомоти шуғли аҳоли ҳамчун бекор ба қайд гирифта шуда, ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ эҳтиёҷдоранд, ройгон дода мешавад.

11. Ба шаҳрванди бекор якчанд вариантҳои имконпазир ва дастраси интиҳоби касб, намуди фаъолият, шакл ва ҷои омӯзиш пешниҳод карда мешавад ва шаҳрванд ҳуқуқдоранд, ки варианти барои худ мувофиқро интиҳоб намояд.

12. Дар мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли маҳзани маълумот оид ба ҷойҳои кории ҳоли, заминаҳои таълимию истеҳсолии муассисаҳои таълимӣ, шароити ташкили тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор таъсис дода шуда, мунтазам таҷдид мешаванд.

13. Тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор барои ҷойи кории муайян танҳо дар мавриди мавҷуд будани шартномаи таъминкунӣ бо кор байни мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли ва корфармоён, ки ҷои кориро кафолат медиҳанд, сурат мегирад.

14. Тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ ба тариқи гурӯҳбандӣ сурат мегирад. Як гурӯҳи таълимӣ мутобиқи ихтисоси муайян бояд аз 10 то 20 нафарро ташкил намояд.

15. Тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар доираи барномаҳои таълимӣ, стандарту меъёрҳои амалкунандаи таълими касбии калонсолон ва маводи методии мақомоти давлатии шуғли аҳоли, инчунин дигар марказҳои методии хизматрасони системаи таҳсилоти касбӣ, амалӣ гардонида мешавад.

16. Шаҳрвандоне, ки аз маҳалҳои дурдаст барои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ омадаанд, бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд. Дар мавриди набудани ҷойи хоб ё хобгоҳ, мақомоти давлатии шуғли аҳоли метавонад маблағи иҷораи ҷои истиқоматии муваққатиро дар доираи маблағҳои пешбинишуда пардохт намояд.

17. Ба шахрвандоне, ки ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ фаро гирифта мешаванд, дар давраи таҳсил мутобиқи моддаи 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» стипендия муқаррар карда мешавад.

18. Дар сурати аз муассисаи таълимӣ хориҷ намудани хонандагони курсҳои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ мақомоти маҳаллии шуғли аҳолии роҳхатдода қаблан огоҳ карда шуда, маблағи барои таҳсили ин касбомӯз ҷудокардашуда тибқи шартномаи тарафайн ба танзим дароварда мешавад.

19. Тайёрии касбӣ ва бозомӯзии шахрвандон тибқи тартиби муқарраршуда бо супоридани имтиҳон ё санҷиш (ҳимояи реферат, кори хатмкунӣ) ба итмом мерасад.

20. Барои қабули имтиҳон ва санҷиш комиссия таъсис дода мешавад, ки ба ҳайати он намояндаҳои мақомоти давлатии шуғли аҳоли, мутахассисони варзидаи корфармоён низ шомил карда мешаванд.

21. Ба хатмкунандагони имтиҳонҳо ё санҷишҳои курсҳои тайёрии касбӣ ва бозомӯзиро бомувафақият супорида ҳуҷҷати

ягонаи намунаи давлатӣ - шаҳодатномаи таҳассусӣ дода мешавад.

22. Баъди хатми курси тайёрии касбӣ ё бозомӯзӣ шаҳрванди бекор вазифадор аст барои таъминшавӣ бо кор дар мӯҳлати 10 рӯз ба мақомоти маҳаллии шуғли аҳолии ба курс роҳхатдода муроҷиат намояд.

23. Шаҳрвандоне, ки баъди хатми курсҳои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ бо ихтисоси нави гирифташон бо кор таъмин нашуданд, танҳо пас аз ду сол метавонанд такроран ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ фиристода шаванд.

III. Маблағгузори тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор

24. Маблағгузори тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ аз ҳисоби маблағҳои хусусияти мақсаднок доштаи суғуртаи иҷтимоии аҳоли, ки барои ҷорӣ намудани сиёсати давлатии шуғл пешбинӣ шудаанд, ба амал бароварда мешавад.

25. Харочоте, ки барои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ равона карда мешаванд, аз чунин қисмҳо иборатанд:

– музди меҳнати омӯзгорон, устоҳои таълимӣ ва мутахассисони муассисаи таълимӣ, ки ба раванди таълим ҷалб карда мешаванд;

– музди меҳнати ҳайати комиссияи имтиҳонии муассисаи таълимӣ;

– стипендияи хонандагон, харочоти роҳ ва истиқоматии онҳо;

– харочоти истифодаи таҷҳизот, асбобҳо ва ашёҳои барои машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ зарур, инчунин таълими истеҳсолӣ;

– дигар харочоте, ки бевосита барои ташкили курсҳои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ мувофиқи банди 7 ҳамин Қоидаҳо зарур аст.

IV. Муқаррароти хотимаӣ

26. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли доир ба фаъолияти худ дар самти тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор мувофиқи тартиботи муқарраршуда ба мақомоти дахлдор ҳисоботи омӯри пешниҳод мекунанд.



Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

ФАРМОН-ПРИКАЗ

Аз « 24 » феввали соли 2009

№ 16

ш. Душанбе

Бо мақсади танзими чараёни ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандон дар системаи таълими калонсолон, таъмини шаффофияту сифат ва назорати босамарии он дар заминаи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, № 373 «Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёри касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор» **фармон медиҳам:**

1. Қоидаҳои ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии дар системаи таълими калонсолон тавассути мақомоти давлатии шуғли аҳоли тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират (Ҷабборов Б.) татбиқи босамари Қоидаҳои мазкурро таъмин намояд.
3. Назорати иҷрои фармони мазкур ба зиммаи муовини Вазир Ашуров С. гузошта шавад.

Вазир

Ш. Зухуров

«Тасдиқ карда шудааст»
бо фармони Вазири меҳнат ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «24» феввали соли 2009, №16

Қоидаҳои
ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, такмили ихтисос
ва бозомӯзӣ дар системаи таълими калонсолон тавассути
мақомоти давлатии шуғли аҳоли

I. Муқаррароти умумӣ

1. Қоидаҳои ташкили курсҳои кӯтоҳмуддат дар системаи таълими калонсолони Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд –Қоидаҳо) бо мақсади танзими чараёни ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандон дар системаи таълими калонсолон, таъмини шаффофияту сифат ва назорати босамарии он қабул гаштааст.

2. Қоидаҳои мазкур татбиқи босамари Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор» аз 1 августи соли 2008, № 373 таъмин менамояд.

3. Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон», филиалҳо ва дигар марказҳои таълимии он мутобиқи талаботи бозори меҳнат ва шаҳрвандон курсҳои кӯтоҳмуддатро дар самтҳои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва таълими шаҳрвандӣ ташкил менамояд.

II. Ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, такмили
ихтисос ва бозомӯзӣ

4. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли тайёрии касби, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекорро мутобиқи банди 6 Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касби, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор. ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августӣ соли 2008 №373 тасдиқ шудаанд, амалӣ менамояд. Гуруҳи шахсонро мақомоти давлатии шуғли аҳоли метавонад ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ фаро гирад (мибаъд- шаҳрвандони имтиёздошта), ки статуси онҳо дар моддаҳои 21 ва 29 Қонуни

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» муқаррар гаштааст.

5. Тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ тавассути роҳхат дар курсҳои кӯтоҳмуддат (минбаъд курсҳои касбомӯзӣ) аз ҳисоби маблағҳои Барномаи мусоидат ба шуғли аҳоли амалӣ карда мешавад.

6. Шакл ва мундариҷаи роҳхат ба курсҳои касбомӯзӣ (минбаъд роҳхат) - ро мақомоти давлатии шуғли аҳоли таҳия ва тасдиқ намуда, онро дар теъдоди лозимӣ нашр менамояд. Роҳхат рақами тартибӣ ва сатҳи ҳифз дорад. Дар роҳхат номгӯи як ё якчанд ихтисосҳо мутобиқи хоҳиш ва имкониятҳои физиологияи шаҳрванд, инчунин мутобиқи талаботи бозори меҳнат бояд дарҷ гардад.

7. Тартиби ҳисоб, нигоҳдорӣ ва супоридани роҳхатҳоро мақомоти давлатии шуғли аҳоли тасдиқ менамояд.

8. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли мутобиқи Барномаи мусоидат ба шуғли аҳоли миёни мақомоти маҳаллии худ (мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират минбаъд- мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли) теъдоди муқарраргаштаи роҳхатҳоро тақсим менамояд.

9. Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли роҳхатҳоро бо шаҳрвандони имтиёздошта мутобиқи тартиботи муқаррарӣ месупорад. Роҳхат пас аз гузаштани соли молиявӣ қурби худро гум менамояд.

10. Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли вазифадор аст барои ташкили курсҳои касбомӯзӣ мусоидат намояд. Метавонад дар мувофиқа бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» курсҳои касбомӯзиро дар заминаи муассисаи таълимии системаи таълими калонсолон ва дигар муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ ташкил намояд.

11. Ҳангоми ташкили курсҳои касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии берун аз системаи таълими калонсолони Тоҷикистон миёни мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли, Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ва ин муассиса шартномаи сетарафа баста мешавад.

12. Шаҳрванди роҳхатгирифта метавонад мустақилона ба дилхоҳ муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони Тоҷикистон барои касбомӯзӣ роҳхатро пешниҳод намояд. Муассисаи таълимӣ роҳхати шаҳрвандро дар он ҳолат қабул

менамояд, ки он аз рӯи ихтисоси интихобнамудаи шахрванд (мутобиқи роҳхат) иҷозатнома дошта бошад.

13. Муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони Тоҷикистон баъди чамъоварии на кам аз 15 роҳхат аз рӯи як ихтисос ба Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ё филиалҳои он дархост оид ба ташкили курси касбомӯзӣ аз рӯи ин ихтисос пешниҳод менамояд. Ба дархост рӯйхати шахсони роҳхатпешниҳоднамуда бо нишон додани рақами роҳхатҳояшон замима карда мешавад. Ҳангоми ташкили курси касбомӯзӣ мутобиқи банди 11 ҳамин Қоидаҳо дархостро оид ба ташкили ин курс мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли бо розигии муассисаи таълимӣ пешниҳод менамояд.

14. Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ё филиалҳои он баъди омӯзиши мутобиқати заминаи таълимии муассиса бо ихтисоси дар дархост зикр гашта дар муддати 5 рӯзи корӣ ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли дархостро оид ба маблағгузорию курси касбомӯзӣ пешниҳод менамояд. Пешниҳоди дархост аз филиалҳои Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли тавассути Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» сурат мегирад.

15. Барои ҳалли саривақтии масъалаҳои дар банди 14 ҳамин Қоидаҳо муқарраргашта Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ва филиалҳои он ботадрич маҳзани маълумотро (заминаҳои таълимӣ, доштани иҷозатнома аз рӯи ин ё он ихтисос ва ғайра) оид ба муассисаҳои таълимии минтақаҳои вобаста ташкил медиҳанд.

16. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли дар муддати 10 рӯзи корӣ ба суратҳисоби муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони Тоҷикистон маблағи зарӯриро ирсол менамояд. Ҳангоми ташкили курсҳои касбомӯзӣ мутобиқи банди 11 ҳамин Қоидаҳо маблағ ба суратҳисоби мақомоти маҳаллии шуғли аҳолии дархост пешниҳод намуда ирсол карда мешавад.

111. Назорат ва ҳисобот

17. Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон», филиалҳои он ва сохторҳои масъули мақомоти давлатии шуғли аҳоли аз чараёни таълим дар курсҳои касбомӯзӣ назорат мебаранд.

18. Тартиби пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли тасдиқ карда мешавад.

19. Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ҳисоботи оморӣ ва таҳлиро оид ба ташкили курсҳои касбомӯзӣ ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли ҳар семоҳа як маротиба мутобиқи шаклҳои муқарраргашта пешниҳод менамояд.



Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аз «11» юни соли 2009

№ 36

ш. Душанбе

Қ А Р О Р

Дар бораи тасдиқ намудани Дастурамал «Дар бораи ташкили
низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии
шаҳрвандони бекор».

Бо мақсади таъмини рушди захираҳои меҳнатӣ ва танзими босамари ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор, Ҳайати мушовараи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон **қ а р о р м е к у н а д:**

1. Дастурамал дар бораи ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират, сарраёсат, раёсат ва шӯъбаҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар фаъолияти корӣ дастурамали мазкурро мавриди роҳбарӣ ва иҷро қарор диҳанд.
3. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи Муовини Вазир Ашуров С. гузошта шавад.

Раиси Ҳайати мушовара,
Вазир

Ш. Зухуров

Бо қарори Ҳайати мушовараи
Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «11» юни 2009 № 36
тасдиқ шудааст

Д а с т у р а м а л

**Дар бораи ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва
бозомӯзии шахрвандони бекор.**

1. Муқаррароти умумӣ

Дастурамали мазкур тибқи моддаҳои 21 ва 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли», Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор» аз 1 августи соли 2008 №373 ва фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 феввали соли 2009 №16 таҳия гардида, барои расонидани кӯмаки методӣ ба кормандони соҳа дар самти ташкил ва гузаронидани тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор омода шудааст.

II. Ташкили тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор

Ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор ва корҷӯёне ҷалб карда мешаванд, ки: ихтисоси зарурӣ надоранд ё малақаҳои касбии худро гум кардаанд; муҳочирони меҳнатӣ мебошанд ё хоҳиши муҳочирати меҳнатӣ карданро доранд, ки малақаҳои касбӣ ва ихтисос надоранд ё меҳонанд ихтисоси худро мутобиқ ба талаботи бозори меҳнат тағйир диҳанд; маъҷубони бекор; шахрвандони бекор баъди гузаштани зиёда аз шаш моҳи бекорӣ; шахрвандони аз хизмати ҳарбӣ озодшуда ва ҳамсарони онҳо; шахсони аз муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноӣ ё таъбаоти маҷбури озодшуда; хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ; инчунин шахрвандоне, ки бори аввал кор меҷӯянд, пештар кор накардаанд ва ихтисос надоранд.

Шаҳрвандоне, ки ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ фаро гирифта мешаванд бояд ҳатман дар қайди мақомоти давлатии шуғли аҳолии маҳали зисти доимиашон бошанд.

Ба маъюбони бекор, шаҳрвандоне, ки зиёда аз шаш моҳ ҳамчун бекор дар қайди мақомоти шуғли аҳолии мебошанд, шаҳрвандони аз хизмати ҳарбӣ озодшуда ва ҳамсарони онҳо, шахсони аз муассисаҳои иҷроӣ ҷазои ҷиноӣ ё таъбаоти маҷбури озодшуда, хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, инчунин шаҳрвандоне, ки бори аввал кор меҷӯянд, пештар кор накардаанд ва ихтисос надоранд ҳангоми фиристодан ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ афзалият дода мешавад.

Барои гузаштан аз тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ шахсони бекор бояд ҳуҷҷатҳои зеринро ба мақомоти давлатии шуғли аҳолии пешниҳод намоянд, ки нусхаи ҳар яки он дар парвандаи шахсӣ нигоҳ дошта мешавад:

- маълумот дар бораи музди меҳнати миёнаи шаш моҳи охир дар ҷойи кори охирин, ки тибқи тартиби муқарраргардида дода шудааст;

- шиноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият;
- дафтарчаи меҳнатӣ;
- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи таҳассуси касбӣ;
- шаҳодатномаи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ;
- маълумотнома (эълomia) аз мақомоти андоз оид ба амвол ва даромад;

- маълумотнома аз мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ оид ба нафақахӯр набудани вай;

- пешниҳоди ҳадамоти роҳнамоии касбӣ (дар ҳолати зарурӣ),.

Ба ҳар нафар шаҳрванди бекоре, ки ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ ҷалб карда мешавад мақомоти маҳаллии шуғли аҳолии парванда оғоз менамояд.

Шахсоне, ки кор накардаанд ва ихтисос надоранд ариза, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият, шаҳодатнома дар бораи маълумот ва дар ҳолатҳои зарурӣ тавсияи мутахассиси ҳадамоти роҳнамоии касбиро пешниҳод мекунанд. Замимаи 1.

Мақомоти маҳаллии шуғли аҳолии баъди баррасии аризаи шаҳрванди бекор бо иштироки ҳайати комиссия, ки дар он намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шомил

мебошад, қарор дар бораи ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ ҷалб намудан ва таъин намудани стипендия барои ҳар як моҳи омӯзиш, қабул мекунад. Замимаи 2.

Ба шахрвандоне, ки ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ эҳтиёҷ доранд, маслиҳатҳои касбӣ ройгон дода мешавад.

Мақомоти давлатии шуғли аҳоли бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ҷихати ба касбомӯзӣ фаро гирифтани шахрвандони бекор шартномаи генералӣ мебандад. Замимаи 3.

Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли инчунин бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ва филиалҳои он, муассисаҳои таълимии системаи Агентӣ ва дигар муассисаҳои таълимии касбӣ шартномаи мӯҳлатнок мебандад, Замимаҳои 3а ва 3б.

Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли бонки маълумотро оид ба ҷойҳои кори ҳоли, манбаи таълимию истеҳсолии муассисаҳои таълимӣ, шароити қабул ва ташкили тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар ин муассисаҳо таъсис медиҳанд, ки ба ҳар як шахрванди бекори ба касбомӯзӣ сафарбар кардашаванда, пешниҳод мегардад ва онҳо ҳуқуқ доранд аз ин бонк варианти ба худ мувофиқро интихоб намоянд.

Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли баъди мақоми бекорӣ гирифтани шахрвандони бекорро тавассути роҳхат дар мувофиқа бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» дар заминаи муассисаҳои таълимии системаи таълими калонсолон ва дигар муассисаҳои таълимии таҳсилоти касбӣ, ки иҷозатномаи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои омӯзиш аз рӯи ҳамин ихтисос дорад, ба касбомӯзӣ мефиристанд. Замимаи 4.

Шахрванди роҳхатгирифта метавонад мустақилона ба дилхоҳ муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони Тоҷикистон барои касбомӯзӣ роҳхатро пешниҳод намояд.

Ҳангоми ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ роҳхат додан дар банди 4 варақаи шахсии шахрванди роҳхатгирифта қайдҳои зарурӣ карда мешавад. Ғайр аз ин, мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли бо шахрванд дар бораи ӯҳдадорӣ тарафҳо шартнома мебандад. Замимаи 5.

Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли ҳар семоҳа мутобиқи фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли ва мақомоти давлатии шуғли аҳоли дар навбати худ ба Бахши таълими калонсолони Вазорат тибқи шакли 4 – ША ҳисоботи оморӣ пешниҳод менамоянд. Замимаи 6.

Барои ихтисоси муайян касбомӯзӣ гурӯҳӣ сурат гирифта, дар ҳар як гурӯҳи таълимӣ касбомӯзон аз 10 то 20 нафарро ташкил медиҳанд. Давомнокии курсҳои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ аз мундариҷа ва барномаҳои таълимии ин курсҳо вобаста буда, мӯҳлати онҳо аз як моҳ то 1 сол муқаррар карда мешавад.

Мутобиқи моддаи 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» ба шахрвандоне, ки ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ фаро гирифта мешаванд стипендия таъин карда мешавад.

Агар шахрванди бекор, дар давоми 3 соли охири пеш аз муроҷиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли, 18 моҳи тақвимӣ собиқаи корӣ дошта бошад ва ҳатман аз музди меҳнати ин давраи фаъолият ҳаққи суғуртаи иҷтимоиро пардохта бошад, стипендия дар ҳаҷми кӯмакпӯли барои бекорӣ, яъне 50% музди миёнаи меҳнат аз ҷои кори охирин, ки дар 6 моҳи охир ҳисоб карда шудааст пардохт карда мешавад.

Агар шахрванди бекор дар давоми 3 соли охир камтар аз 18 ҳафтаи тақвимӣ собиқаи корӣ дошта бошад, стипендия дар ҳаҷми музди меҳнати ҳадди аққали дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида (бо назардошти коэффитсиентҳо) таъин карда мешавад.

Даврае, ки дар давоми он шахрванд мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои омӯзиш стипендия мегирад, собиқаи меҳнати ӯ қатъ намегардад ва ба собиқаи умумии меҳнатӣ дохил мешавад.

Дар сурати аз худ накардани дарсҳо ё ба дарсҳо мунтазам бе сабаб наомадан стипендия кам карда ё пардохти он боз дошта мешавад.

Дар мавриди хориҷ намудани касбомӯз аз муассисаи таълимӣ мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли аз тарафи муассисаи таълимӣ огоҳ карда шуда, пардохти маблағи барои таҳсил тибқи шартномаи тарафайн ҷудошуда ба танзим дароварда мешавад.

Барои қабули имтиҳон ва санчиш комиссия таъсис дода мешавад, ки дар ҳайати комиссияи имтиҳонӣ намояндаҳои мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли, мутахассисони варзидаи корфармоён ва Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил карда мешавад. Касбомӯзӣ баъди супоридани имтиҳон ё санчиш (ҳимояи реферат, кори хатмкунӣ) ба итмом мерасад ва ҳуҷҷати ягонаи намунаи давлатӣ - шаҳодатномаи тахассусӣ дода мешавад. Замимаи 7.

Шаҳрвандони бекор баъди хатми курс вазифадоранд, ки барои таъминшавӣ бо кор дар мӯҳлати 10 рӯз ба мақомоти маҳаллии шуғли аҳолии ба курс роҳхатдода мурочиат намоянд. Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли аз рӯи бонки маълумотдиҳӣ оид ба ҷойҳои кори ҳоли, вазифаҳо ва ихтисосҳои холии мавриди талаботи бозори меҳнат ба касбомӯз барои соҳиби кор шудан дар ташкилотҳо, муассисаю корхонаҳо новобаста аз шакли моликият тавсияномаи бокортаъминкунӣ медиҳад. Замимаи 8.

Дар ҳолати бо кори доимӣ таъмин шудан роҳбари ташкилот ё корхона дар қисми поёни тавсиянома мӯҳр ва имзои худро гузошта ба мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли месупорад.

Баъд аз ин бо қарори мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли касбомӯз аз қайд бароварда шуда, дар банди 12 и варақаи бақайдгирӣ сабт карда мешавад.

Дар ҳолати аз тарафи ташкилоту корхонаҳо бо сабабҳои маълуми дар тавсиянома нишондодашуда ба кор қабул нашудани касбомӯзон то ёфтани кори мувофиқ онҳо дар қайди мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли нигоҳ дошта шуда, мувофиқи хоҳишашон ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб карда мешаванд.

Шаҳрвандоне, ки баъди хатми курсҳои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ бо ихтисоси нави гирифташон бо кор таъмин нашудаанд, танҳо пас аз ду сол метавонанд такроран ба тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ фиристода шаванд.

Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли, дар мавриди зарурӣ тибқи шартнома бо корфармо бо мақсади пешгирии ихтисоршавии коргарон аз корхонаҳо метавонад аз ҳисоби маблағи корфармоён, тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ онҳоро ташкил намоянд.

111. Маблағгузории тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор

Курсҳои касбомӯзӣ барои шахрвандони бекор аз ҳисоби маблағҳои хусусияти мақсаднок доштаи Барномаи мусоидат ба шуғли аҳоли дар муассисаҳои таълимӣ тибқи роҳхати мақомоти шуғли аҳоли ташкил карда мешаванд.

Хароҷоте, ки барои тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ равона карда мешаванд аз чунин қисмҳо иборатанд: музди меҳнати омӯзгорон, устои таълимӣ ва мутахассисони муассисаи таълимӣ; музди меҳнати ҳайати комиссияи имтиҳонӣ; стипендияи хонандагон, хароҷоти роҳ ва истиқомати онҳо; хароҷоти истифодаи таҷҳизот, асбобҳо ва ашёҳои барои машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ зарур, инчунин таълими истеҳсолӣ.

Дар ҳолати мутобиқати заминаи таълимии муассиса бо ихтисоси дар дархост зикр гашта, муассисаи таълимӣ дар муддати 5 рӯз пас аз оғози омӯзиш ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли дархостро оид ба маблағгузории курси касбомӯзӣ, шартнома, харҷнома ва фармони муассисаи таълимиро барои ҳар як гурӯҳ, пешниҳод менамояд.

Дар харҷномаи омӯзишии аз тарафи муассисаи таълимӣ таҳия гардида, маоши муаллимон, роҳбарон ва коркунони хочагӣ, устои таълими истеҳсолӣ, хароҷоти конселярӣ, хочагидорӣ, иҷораи бино, истифодаи барқу об, хизматҳои коммуналӣ, таҷҳизот, техника ва инвентар ба ҳисоб гирифта мешавад, Замимаи 9.

Мақомоти давлатии шуғли аҳоли баъди ташҳисси шартнома, харҷнома ва фармони муассисаи таълимӣ дар муддати 10 рӯзи омӯзиш ба суратҳисоби муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои таълимии ғайри ташкилотҳои системаи Агентӣ маблағи умумии дархостшударо мегузаронад. Маблағҳои гузаронидашуда мувофиқи бандҳои харҷнома дар асоси варақаҳои тақсимои маош (бо пешниҳоди журнали гурӯҳ мувофиқи соатҳои дар барномаи таълимӣ нишон додашуда аз тарафи муаллим ва устои таълими истеҳсолӣ) ва стипендия ба кормандони муассисаи таълимӣ ва касбомӯзон дода мешавад. Маблағҳои бандҳои дигари харҷнома мувофиқи ҳуҷҷатҳои

муҳосибӣ ба тартиб оварда шуда ҳамаи ин ҳуҷҷатҳо дар шӯъбаи муҳосиботи муассисаи таълимӣ нигоҳ дошта мешаванд.

Замимаи 1

Ба сардори Раёсат (шӯъба)-и Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират дар ноҳия (шаҳр)-и

_____ (маҳали ҷойгиршавӣ)

мӯҳтарам _____ (ному насаб)

Аз номи шаҳрванд _____

_____ (ному насаб)

Сокини кӯчаи (маҳалла, деҳа) _____

Серия ва рақами шиноснома _____

Ариза

Бо пешниҳод намудани аризаи худ аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки маро барои омӯзиш тибқи ихтисос _____

_____ (номгӯи ихтисос)

ба муассисаи таълимии _____

_____ (номи пурраи муассиса)

барои хондан фиристед.

Аризадиханда _____

_____ (ному насаб)

_____ (имзо)

«_____» _____ с.20_____

ҚАРОРДОД

Аз «_____» _____ с.20___, № _____
(шаҳр, ноҳия)

Раёсат (шўъба)-и АДҲИШАМ дар хайати сардори Раёсат (шўъба) _____, Мутахассиси Раёсат (шўъба) _____, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ _____ ариза ва дигар ҳуҷжатҳои шаҳрванди дар ҷустуҷӯи кор буда _____, ки тахти рақами _____ аз «_____» _____ соли _____ ба қайд гирифта шудааст, дида баромад, ки дорои ихтисоси _____ буда,

(агар ихтисос надошта бошад, қайд карда мешавад, ки надорад)
дар _____ истиқомат мекунад ва оиди
(номи пурраи ҷойи истиқомат)

ба касбомӯзӣ фиристодан муроҷиат кардааст.

Моддаҳои 6, 9, 21, 24, 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли»-ро ба роҳбарӣ гирифта, баъди муҳокимаи масъала, **комиссия қ а р о р м е к у н а д:**

1. Шаҳрванд _____ ба курси тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ (заруриашро хат кашед) бо _____ ихтисоси _____ равона карда шавад.

2. Таҳсил дар муассисаи таълимии _____ бо нишонии _____ гузаронида шавад.

3. Дар давраи таҳсил стипендияи ҳармоҳа ба андозаи _____ муқаррар карда шавад.

4. Иловапулӣ аз тарафи бучаи маҳалӣ ба андозаи _____ пардохт карда мешавад.

Дар ҳолати ба шаҳрванд надодани мақоми бекорӣ сабабҳо ва далелҳои комиссия дар қисми зерин қайд карда мешаванд.

Сардори Раёсат (шўъба)-и АДҲИШАМ _____
Мутахассис _____
Ч.М. Намояндаи МИҲД _____
Бо қарордод шинос шуд _____
Корҷӯй _____

Шартномаи генералӣ
миёни Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират ва
Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон»

аз «___» _____ соли 20

ш. Душанбе

Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират (минбаъд, «Агентӣ»), ки дар асоси Низомномаи бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ___ марти соли 2007 тасдиқшуда амал менамояд, дар шахси директор Ҷабборов Б. аз як тараф ва Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» (минбаъд, «Маркази таълимӣ»), ки дар асоси Оинномаи дар Вазорати адлия аз ___ сентябри соли 2008 ба қайд гирифташуда амал менамояд, дар шахси директор Фаромузов А. дар асоси

- моддаҳои 21 – 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли»;

- Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008 № 373 «Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор»;

- Фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли аз 24 феввали соли 2009 № 16 ба чунин қарордод омаданд.

Мавзӯи шартнома

Ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ (минбаъд, курсҳои касбомӯзӣ) дар системаи таълими калонсолони Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли (минбаъд, Вазорат) ва муассисаҳои таълимии берун аз он тавассути Марказ.

Мақсади шартнома

Таъмини шаффофият ва сифати таълими тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ тавассути курсҳои кӯтоҳмуддат.

Тартиби ташкили курсҳои касбомӯзӣ

1. Ҷараёни ташкили курсҳои касбомӯзӣ дар асоси нишондодҳои Қоидаҳои ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар системаи таълими калонсолон тавассути мақомоти давлатии шуғли аҳоли, ки бо фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли аз 24 феввали соли 2009 №16 тасдиқ гаштаанд.

(минбаъд, Қоидаҳо) амалӣ карда мешавад.

2. Ҳангоми ташкили курсҳои касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии берун аз системаи таълими калонсолони Вазорат, Марказ, филиалҳои он ё дигар муассисаи таълимии Вазорат бо муассисаи таълимии берун аз системаи таълими калонсолони Вазорат шарномаи дутарафaro оид ба ташкили курсҳои касбомӯзӣ ба имзо мерасонанд.

3. Дар ҳолати татбиқи банди 2 ҳамин шартнома Маркази таълимӣ ҳангоми пешниҳоди дархост оид ба маблағгузорию курси касбомӯзӣ нусхائي ин шартномарo замима менамояд. Дар ин сурат маблағгузорию ин курсҳои касбомӯзӣ тавассути муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат, ки чунин шарнома бастааст, амалӣ карда мешавад.

IV. Вазифа ва ваколатҳои Агентӣ

4. Аз Маркази таълимӣ дархостҳоро оиди ташкили курсҳои касбомӯзӣ дар системаи таълими калонсолон қабул менамояд.

5. Баъди ташҳиси ҳар як дархости Маркази таълимӣ мутобиқи банди 11 Қоидаҳо дар муддати 10 рӯз ба суратҳисоби муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат, ки дар дархост дарҷ гаштааст, маблағи заруриро мегузаронад.

6. Санади муқоисавӣ оиди истифодаи маблағҳои интиқолшударo ба муассисаи таълимӣ мегузаронад.

7. Чараёни ташкили курсҳои касбомӯзиро назорат менамояд.

V. Вазифа ва ваколатҳои Марказ

8. Мутобиқи банди 14 Қоидаҳо дар асоси дархостҳои муассисаҳои таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат, аз ҷумла талаботи ҳуди Маркази таълимӣ, ба Агентӣ дархост оид ба маблағгузорию курсҳои касбомӯзӣ пешниҳод менамояд.

9. Ташкили курсҳои касбомӯзиро мувофиқи нақшаву барномаи тасдиқшуда ба роҳ мемонад.

10. Сифати таълимро дар Маркази таълимӣ ва дигар муассисаҳои таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат таъмин ва назорат менамояд.

11. Коргузорию чараёни ташкили курсҳои касбомӯзиро мутобиқи талаботи меъёрҳои амалкунанда дар Маркази таълимӣ ташкил ва дар дигар муассисаҳои таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат назорат менамояд.

12. Маҳзани маълумотро (заминаҳои таълимӣ, доштани иҷозатнома аз рӯи ин ё он ихтисос ва ғайра) оид ба муассисаҳои таълимии минтақаҳои вобаста таъсис медиҳад.

13. Маблағгузорию саривақтии чараёни таълимро, аз ҷумла, музди меҳнат, хароҷоти конселярӣ, таълимӣ, хоҷагидорӣ, иҷораи бино, истифодаи барқу об, хизматҳои коммуналӣ, таҷҳизот, техника ва инвентарро дар Маркази таълимӣ таъмин ва дар дигар муассисаҳои таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат назорат менамояд.

14. Пардохти сари вақтии стипендияи касбомӯзонро дар Маркази таълимӣ таъмин ва дар дигар муассисаҳои таълимии системаи таълими калонсолони Вазорат назорат менамояд.

VI. Муқаррароти умумӣ

15. Тарафҳо барои бо кортаъминкунии хатмкардагони курсҳои касбомӯзӣ мусоидат менамоянд.

16. Тарафҳо барои иҷрои вазифаҳои худ ӯҳдадор буда, масъалаҳоро сари вақт ҳаллу фасл менамоянд.

17. Масъалаҳои баҳсталаб байни тарафҳо ба вучуд омада дар асоси қонунгузори амалкунанда дар ҳузури тарафҳо ҳал карда мешаванд.

18. Шартномаи мазкур аз лаҳзаи ба имзо расиданаш ҳукми қонунӣ пайдо карда то «___» _____ соли _____ амал мекунад. Шартнома дар ду нусха, ҳарду бо забони давлатӣ ба имзо расида, як нусхагӣ дар ҳар тараф нигоҳ дошта мешавад. Шартномаи мазкур метавонад бо ташаббуси як тараф ё тарафайн мутобиқи меъёрҳои қонунгузори Тоҷикистон боздошта ё бекор карда шавад.

Суроғи ҳуқуқи тарафҳо

Агентии давлатии хифзи иҷтимоӣ,
шуғли аҳоли ва муҳоҷират

Директор

_____ **Б. Чабборов**

Суратҳисоб _____

Бонк _____

К/С _____

БИК _____

РМА _____

Муассисаи давлатии «Маркази
таълими калонсолони
Тоҷикистон»

Директор

_____ **А. Фаромузов**

Суратҳисоб _____

Бонк _____

К/С _____

БИК _____

РМА _____

Шартнома

**миёни мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли
ва муҳочират ва муассисаи таълимии берун аз муассисаҳои
таълимии системаи Агентӣ**

аз «___» _____ соли 20_ ноҳия, шаҳр _____

Мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират (минбаъд, «мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли») дар асоси Низомнома аз «___» _____ соли _____ тасдиқ шудааст, дар шахси сардор _____ аз як тараф ва (минбаъд- муассисаи таълимӣ) ки дар асоси Оинномаи дар Вазорати адлия аз «___» _____ соли _____ ба қайд гирифташуда, амал менамояд, дар шахси директор _____ аз тарафи дигар дар асоси

- моддаҳои 21 ва 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли»;

- Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008 № 373 «Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, тақмили ихтисос ва бозомӯзии шаҳрвандони бекор»;

- Фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли аз 24 феввали соли 2009, № 16 ба чунин қарордод омаданд.

I.Мавзӯи шартнома

Ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, тақмили ихтисос ва бозомӯзӣ (минбаъд, курсҳои касбомӯзӣ) дар муассисаи таълимӣ дар мувофиқа бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон»

II.Мақсади шартнома

Таъмини шаффофият ва сифати таълими тайёрии касбӣ, тақмили ихтисос ва бозомӯзӣ тавассути курсҳои кӯтоҳмуддат (минбаъд, курсҳои касбомӯзӣ).

III.Тартиби ташкили курсҳои касбомӯзӣ

1. Ҷараёни ташкили курсҳои касбомӯзӣ дар асоси нишондодҳои Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, тақмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар системаи таълими калонсолон тавассути мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли, ки бо фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли аз 24 феввали соли 2009, № 16 тасдиқ гаштаанд, (минбаъд, Қоидаҳо) амалӣ карда мешавад.

2. Ҳангоми ташкили курсҳои касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии миёни мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли дар мувофиқа бо Муассисаи

давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ва ин муассиса шартномаи сетаарафа ба имзо мерасонанд.

3. Мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли дар мувофиқа бо Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ё филиалҳои он ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли оиди маблағгузорию курси касбомӯзӣ дархост, шартнома, харҷнома ва фармони муассисаи таълимӣ бо рӯйхати шахсони ба касбомӯзӣ сафарбар карда шуда бо рақамҳои роҳатхояшон пешниҳод менамояд. Дар ин сурат маблағгузорию курсҳои касбомӯзӣ тавассути мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли амалӣ карда мешавад.

IV. Вазифа ва ваколатҳои мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират

4. Раёсат, шӯъбаи мақомоти маҳаллии Агентӣ дар ноҳия (шаҳр) _____ дар асоси роҳат шаҳрвандони бекорро бо ихтисоси муайян барои касбомӯзӣ ба муассисаҳои таълимии берун аз муассисаҳои таълимии системаи Агентӣ роҳат медиҳад.

5. Мутобиқи банди 16 Қоидаҳо дар асоси дархости пешниҳодшуда маблағгузорию саривақтии ҷараёни таълимро, аз ҷумла музди меҳнат, хароҷоти канселарӣ, таълимӣ, хоҷагидорӣ, иҷораи бино, истифодаи барқу об, хизматҳои коммуналӣ, таҷҳизот, техника ва инвентарро таъмин менамояд.

6. Баъди 5 рӯзи омӯзиш дархост оид ба маблағгузорию гурӯҳи касбомӯзӣ, шартнома, харҷнома, ва фармони касбомӯзонро бо рӯйхат ва рақамҳои роҳатҳои онҳо ба Мақомоти давлатии шуғли аҳоли пешниҳод менамояд.

7. Стипендияи касбомӯзонро мувофиқи меъёрҳои муқарраршуда муайян намуда, сари вақт ин маблағро ба муассисаи таълимӣ пардохт мекунад ва дар имтиҳони хатмкунӣ иштирок менамояд.

8. Барои бокортаъминкунии хатмкунандагон мусоидат менамояд.

9. Оиди маблағҳои гузаронидашуда, аз иҷрои уҳдадорию тарафҳо санади муқоисавӣ мегузаронад.

V. Вазифа ва ваколатҳои муассисаи таълимӣ

10. Ташкили курсҳои касбомӯзиро мувофиқи нақшаву барномаи тасдиқшуда ба роҳ монда, сифати таълимро назорат менамояд.

11. Коргузорию ҷараёни ташкили курсҳои касбомӯзиро мутобиқи талаботи меъёрҳои амалкунанда ташкил мекунад.

12. Барои ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии хонандагон бо корхонаву ташкилотҳо шартнома менамояд.

13. Пардохти саривақтии маблағҳои ҷараёни таълимро, аз ҷумла музди меҳнат, хароҷоти канселарӣ, таълимӣ, хоҷагидорӣ, иҷораи бино, истифодаи барқу об, хизматҳои коммуналӣ, таҷҳизот, техника ва инвентарро таъмин менамояд.

14. Пардохти саривақтии стипендияи касбомӯзонро таъмин менамояд.

15. Ҳуҷҷатҳои зарурӣ (нусхаи фармон оиди қабул, хатм, хориҷ) ва маълумотномаро оиди бо сабабҳои узрнок ба машғулиятҳо ҳозир нашудани касбомӯзон ба мақомоти маҳаллии шуғли аҳолии пешниҳод менамояд.

16. Дар сурати аз худ накардани барномаҳои таълимӣ ва насупоридани имтиҳони хатмкунӣ ба касбомӯзанда бе маблағгузаронӣ машғулияти иловагӣ ташкил менамояд.

VI. Муқаррароти умумӣ

17. Тарафҳо барои бокортаъминкунии хатмкардагони курсҳои касбомӯзӣ мусоидат менамоянд.

18. Тарафҳо барои иҷрои вазифаҳои худ ӯҳдадор буда, масъалаҳоро сари вақт ҳаллу фасл менамоянд.

19. Масъалаҳои баҳсталаби дар байни тарафҳо бавучудода дар асоси қонунгузори амалкунанда бо иштироки тарафҳо ҳал карда мешаванд.

20. Шартномаи мазкур аз лаҳзаи ба имзо расиданаш ҳукми қонунӣ пайдо карда, то «___» _____ соли 20__ амал мекунад. Шартнома дар се нусха, тартиб дода шуда ҳар се бо забони давлатӣ ба имзо расида, якнусаҳагӣ дар ҳуҷҷатнигории тарафҳо нигоҳ дошта мешавад. Шартномаи мазкур ташаббуси як тараф ё тарафҳо мутобиқи меъёрҳои қонунгузори Тоҷикистон боздошта ё бекор карда мешавад.

Суроғи ҳукукии тарафҳо

Мақомоти маҳаллии

Шуғли аҳолии

Суратҳисоб _____

Бонк _____

К/С _____

БИК _____

РМА _____

Ҷ.М.

Муассисаи таълимӣ

Ҷ.М

Шартнома

миёни мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират ва муассисаи таълимии системаи Агентӣ

аз «___» _____ соли 20_ _____ ноҳия, шаҳр _____

Мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират (минбаъд, «мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли»), ки дар асоси Низомномаи бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «___» _____ соли _____ тасдиқшуда, амал менамояд, дар шахси сардор _____ аз як тараф ва муассисаҳои таълимии системаи Агентӣ (минбаъд, «Маркази таълимӣ»), ки дар асоси Оинномаи дар Вазорати адлия аз «___» _____ соли _____ ба қайд гирифташуда, амал менамояд, дар шахси директор _____ аз тарафи дигар дар асоси

- моддаҳои 21 ва 29 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли»;
- қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008 № 373 «Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор»;
- Фармони Вазيري меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли аз 24 феввали соли 2009 № 16 ба чунин қарордод омаданд.

I. Мавзӯи шартнома

Ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ (минбаъд, курсҳои касбомӯзӣ) дар муассисаҳои таълимии системаи Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират (минбаъд, Агентӣ) тавассути Муассисаи давлатии «Маркази таълими калонсолони Тоҷикистон» ва филиалҳои он (минбаъд, Марказ).

II. Тартиби ташкили курсҳои касбомӯзӣ

1. Қараёни ташкили курсҳои касбомӯзӣ дар асоси нишондодҳои Қоидаҳои ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар системаи таълими калонсолон тавассути мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли, ки бо фармони Вазيري меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли аз 24 феввали соли 2009 № 16 тасдиқ гаштаанд, (минбаъд, Қоидаҳо) амалӣ карда мешавад.
2. Ҳангоми ташкили курсҳои касбомӯзӣ дар муассисаҳои таълимии берун аз муассисаҳои таълимии системаи Агентӣ, Марказ, филиалҳои он ё дигар муассисаи таълимии системаи Агентӣ, дар мувофиқа бо Марказ, бо муассисаи таълимии берун аз муассисаҳои таълимии системаи Агентӣ

шарномаи дутарафaro оид ба ташкили курсҳои касбомӯзӣ ба имзо мерасонанд.

3. Дар ҳолати татбиқи банди 2 ҳамин шартнома Маркази таълимӣ ҳангоми пешниҳоди дархост оид ба маблағгузорию курси касбомӯзӣ нусхאי ин шартномарo замима менамояд. Дар ин сурат маблағгузорию ин курсҳои касбомӯзӣ тавассути муассисаи таълимии системаи таълими калонсолони Агентӣ, ки чунин шарнома бастааст, амалӣ карда мешавад.

III. Вазифа ва ваколатҳои мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират

4. Раёсат, шӯъбаи мақомоти маҳаллии Агентӣ дар ноҳия (шаҳр) _____ дар асоси роҳхат шаҳрвандони бекорро бо ихтисоси муайян барои касбомӯзӣ ба Маркази таълимӣ роҳхат медиҳад.

5. Стипендияи касбомӯзонро мувофиқи меъёрҳои муқарраршуда муайян мекунад ва дар имтиҳони хатмкунӣ иштирок менамояд.

6. Барои бокортаъминкунии хатмкардагон мусоидат менамояд.

IV. Вазифа ва ваколатҳои муассисаи таълимии системаи Агентӣ

7. Мутобиқи банди 14 Қоидаҳо дар асоси дархости пешниҳодшуда ба Марказ маблағгузорию саривақтии чараёни таълимро, аз ҷумла музди меҳнат, хароҷоти канселярӣ, таълимӣ, хоҷагидорӣ, иҷораи бино, истифодаи барқу об, хизматҳои коммуналӣ, таҷҳизот, техника ва инвентарро таъмин менамояд.

8. Баъди 5 рӯзи омӯзиш дархост оид ба маблағгузорию гурӯҳи касбомӯзӣ, шартнома, харҷнома, ва фармони касбомӯзонро бо рӯйхат ва рақамҳои роҳхатҳои онҳо ба Марказ пешниҳод менамояд.

9. Ташкили курсҳои касбомӯзиро мувофиқи нақшаву барномаи тасдиқшуда ба роҳ монда, ва сифати таълимро назорат менамояд.

10. Коргузорию чараёни ташкили курсҳои касбомӯзиро мутобиқи талаботи меъёрҳои амалкунанда ташкил мекунад.

11. Барои ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии хонандагон бо корхонаву ташкилотҳо шартнома менамояд.

12. Пардохти саривақтии стипендияи касбомӯзонро таъмин менамояд.

13. Ҳуҷҷатҳои зарурӣ (нусхאי фармон оиди қабул, хатм, хорич) ва маълумотномаро оиди бо сабабҳои узрнок ба машғулиятҳо ҳозир нашудани касбомӯзон ба мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли пешниҳод менамояд.

14. Дар сурати аз худ накардани барномаҳои таълимӣ ва насупоридани имтиҳони хатмкунӣ ба касбомӯзанда бе маблағгузаронӣ машғулияти иловагӣ ташкил менамояд.

V. Муқаррароти умумӣ

1. Тарафҳо барои бокортаъминкунии хатмкардагони курсҳои касбомӯзӣ мусоидат менамоянд.
2. Тарафҳо барои иҷрои вазифаҳои худ ӯҳдадор буда, масъалаҳоро сари вақт ҳаллу фасл менамоянд.
3. Масъалаҳои баҳсталаби дар байни тарафҳо бавучудомада дар асоси қонунгузори амалкунанда бо иштироки тарафҳо ҳал карда мешаванд.
4. Шартномаи мазкур аз лаҳзаи ба имзо расиданаш ҳукми қонунӣ пайдо карда, то «___» _____ соли 20__ амал мекунад. Шартнома дар се нусха, тартиб дода шуда ҳар се бо забони давлатӣ ба имзо расида, якнусхагӣ дар ҳуҷҷатнигории тарафҳо ва Марказ нигоҳ дошта мешавад. Шартномаи мазкур ташаббуси як тараф ё тарафҳо мутобиқи меъёрҳои қонунгузори Тоҷикистон боздошта ё бекор карда мешавад.

Суроғи ҳуқуқии тарафҳо

Мақомоти маҳаллии

Шуғли аҳоли

Суратҳисоб _____

Бонк _____

К/С _____

БИК _____

РМА _____

Ч.М.

Муассисаи таълимӣ

Ч.М

**Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ,
шӯғли аҳоли ва муҳоҷират**

Номи муассисаи таълимӣ _____

Роҳхати № _____

Мӯҳтарам _____

Дар асоси маълумотҳои аз Шумо дастрастшуда оиди ҷойҳои таълимии касбӣ Раёсат (шӯъба)-и Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шӯғли аҳоли ва муҳоҷират дар шаҳр, ноҳияи _____

шаҳрванд _____

_____ - ро

барои касбомӯзӣ аз рӯи ихтисоси _____

ба мӯҳлати _____ моҳ ва ба ҳар моҳи таҳсил _____ сомонӣ стипендия таъин намуда, ба Шумо роҳхат медиҳад.

Сана « _____ » _____ 20__ с

ЧМ.

Имзо _____

Сардор _____

Шартнома

Байни Раёсат (шӯъба)-и Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар ноҳия (шаҳр)-и _____ ва шаҳрванде, ки барои омӯзиш ба муассисаи таълимии _____ равона карда мешавад.

Шартномаи мазкурро аз як тараф Раёсат (шӯъба)-и Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар ноҳия (шаҳр)-и _____, ки минбаъд «Раёсат, шӯъба» ном бурда мешавад дар шахсияти сардораш _____ ва аз тарафи дигар шаҳрванд _____, ки «хонанда» ном мегирад баста мешавад.

«Раёсат, шӯъба» вазифадор аст:

1. Пас аз бастанӣ шартномаи шаҳрванд _____ муҳлати таҳсилаш _____ муайян карда мешавад.
2. Ба шаҳрванде, ки барои хондан равон карда мешавад, стипендия муқаррар карда мешавад.
3. Барои бо ҷои кор таъмин шудани шаҳрванд мусоидат мекунад.

«Хонанда» вазифадор аст:

1. Барномаи таълимие, ки оиди касби интихобкарда пешниҳод карда мешавад, пурра аз худ намояд.
2. Ҷамаи қоидаю талаботҳои муассисаи таълимиро пурра риоя кунад.
3. Пас аз хатми муассисаи таълимӣ ба Раёсат, шӯъбаи Агентӣ дар давоми як ҳафта оиди ба ҷои кор таъмин шудан хабар расонад.

Масъалаҳои ба миён омада:

1. Тарафҳо ҳуқуқ надоранд, шартномаи мазкурро бе ягон асос ва бе розигии якдигар бекор кунанд, фақат дар асоси қонунҳои амалкунанда.
2. Дар сурати қатъ гардидани касбомӯзӣ дар асоси қонунҳои амалкунанда ҳал карда мешаванд.
3. Баҳсҷое, ки ба миён меоянд дар асоси қонунҳои амалкунанда ҳал карда мешаванд.
4. Шартнома дар ду нусха тартиб дода шуда ба ҳар ду тараф дода мешавад.

Нишонаҳо:

Раёсат (шӯъба)-и Агентии давлатии
ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва
муҳоҷират дар шаҳр (ноҳия)-и

Хонанда

Сардор _____

_____ имзо

Маълумоти
Раёсат, шўъбаи Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва
муҳоҷират дар шаҳр, ноҳияи _____
_____ оиди касбомӯзии бекорон дар семоҳаи _____ соли 200__.

Номгӯи	Нақшаи солона	Иҷроиши нақша	Маблағи пешбинишуда барои касбомӯзӣ	Маблағи пардохташуда	Ҳамагӣ ба касбомӯзӣ равона карда шудаанд	Хатм намудаанд	Хонда истодаанд	Аз он ҷумла ҷавонони 16-29 сола	Аз он ҷумла занон

Сардори Раёсат, шўъба _____

НАМУНАИ ШАҲОДАТНОМА

Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шугли
аҳоли ва муҳоҷират

ШАҲОДАТНОМА
№ _____

хамин шаҳодатнома ба _____

барои он дода шудааст, ки вай «___» _____ 20__
ба _____

дохил шуда ва «___» _____ с. 20__ курси
пураи
муассисаи номбурда аз рӯи касбӣ _____

_____ хатм кардааст.

Ба номбурда бо қарори комиссияи имтихонӣ аз
«___» _____ с. 20__ тахассуси _____

_____ дода шудааст.

Раиси комиссияи
имтихонотӣ _____
Директор _____
Котиб _____

Дода шудааст «___» _____ с. 20__
Рақами қайд № _____

ЧП

Министерство труда и социальной защиты
населения Республики Таджикистана

Государственное Агентство социальной защиты,
занятности населения и миграции

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ _____

настоящее свидетельство выдано _____

в том, что он «___» _____ 20__ г. поступил _____
в _____
и «___» _____ 20__ г. окончил _____ полный курс
названного учебного заведения по профессии _____

Решением экзаменационной комиссии от
«___» _____ 20__ г. _____ присвоена
квалификация _____

Председатель экзаменационной
комиссии _____
Руководитель _____

МП Секретарь _____
Выдан «___» _____ 20__ г.
Регистрационный № _____



ШАҲОДАТНОМА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Тавсиянома № _____

Номгӯй ва нишони корхона, ташкилот, муассиса _____

Дар асоси маълумот нисбати ҷойҳои холии корӣ шаҳрванд _____ барои таъмин намудан ба ҷои кор фиристода мешавад. Хошишмандам аз натиҷаи қарори қабул кардашуда моро огоҳ намоед.

Раёсат, шӯъбаи АДҲИШАМ дар _____

Ҷ.М.

Сана _____ 20__ с.

Имзо _____

Хатти буриш

Ба АДҲИШАМ _____

нишонӣ

Ҷавоб оиди қарори қабулшуда ба тавсияномаи № ____ аз _____ 20__ с.

Шаҳрванд _____

ба кор қабул шуд аз «_____» _____ 20__ сол. Фармони № _____

Номзади пешниҳодшуда рад карда шуд. Сабаби рад кардан: _____

Аз Шумо хошиш мекунем ба суроғаи мо ба ҳамон вазифа (ҷои кор) номзади дигар фиристед (нафиристед).

Ҷ.М. Сана _____ 20__ с.

Имзо _____

Замимаи 9

«Тасдиқ мекунам»
 Директори Агентии давлатии ҳифзи
 иҷтимоӣ, шугли аҳоли ва муҳоҷират.
 _____ **Ҷабборов Б.Б.**

« ___ » « _____ » 20__ с

Харҷномаи намунавӣ
 барои ташкили курсҳои касбомузӣ ба воситаи
 мақомоти Агентӣ барои 1 нафар дар 1 моҳ
 аз 1 январи соли 2009

№	Намуди харочот	Маблаг
1.1	Музди меҳнат:	
1.1.1	- Пардохти хизмати мутахассис (160 соат х 2,24 сомони) : 20 нафар	17,92
1.1.1	- устои таълими истехсоли – 10%	1,75
1.1.1	- роҳбарият ва коркунони ёрирасон – 12%	2,15
	Ҷамъ:	21,86
	Пардохт аз фонди музди меҳнат:	
1.2.1	- андози иҷтимоӣ – 25%	5,46
	Ҷамъ:	5,46
2.1.1	Харочотҳои конселяри ва дастурҳои аёнии таълими:	3,84
2.1.2	Харочоти хоҷагидори ва инвентар:	3,37
2.1.8	Иҷораи бино	2,10
2.2.1	Харочот барои истифодаи барк:	2,07
2.2.5	Харочот барои истифодаи об:	0,57
2.2.6	Харочот барои хизматҳои каммунали ва партовбари:	0,56
	Ҷамъ:	12,51
	Ҷамъи	39,83
5.2	Тачхизот техника ва инвентар – 18%	7,17
	Ҷамъи харочотҳои омузиши	47,0
4.4.1	Стипендия:	25,0

Сардори Раёсат
 Сармухосиб

Курбонов Н.
 Мусоев М.

Эзоҳ: Харҷнома вобаста ба тағйири санадҳои меъёрии ҳуқуқии дахлдор метавонад тағйир ёбад.



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚАРОР
Правительство Республики Таджикистан
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аз 4 марти соли 2005

№ 93

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқӣ Қоидаҳои ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ

Мутобиқи моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон **қ а р о р м е к у н а д:**

1. Қоидаҳои ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Мақомоти маҳалии ҳокимияти давлати ҳар сол барномаҳои ташкили корҳои ҷамъиятиро таҳия ва амалӣ намоянд.

3. Қарори Девони Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 декабри соли 1991, № 374 «Дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани корҳои муздноки ҷамъиятӣ» беэътибор дониста шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Э. Раҳмонов

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 4 март соли 2005,
№ 93 тасдиқ шудааст

Қоидаҳои ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ

I. Муқарароти умумӣ

1. Қоидаҳои ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ дар асоси талаботи моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» таҳия гардидааст.

2. Зери маҳфуми корҳои ҷамъиятӣ, намудҳои фаъолияти меҳнати умум фаҳмида мешаванд, ки чун қоида, тайёрии пешакии касбии кормандонро талаб намеkunанд, аз ҷиҳати иҷтимоӣ ғоиданок мебошанд ва чун воситаи иловагии дастгирии иҷтимоии шахрвандони корчӯ ба ҳисоб мераванд.

3. Корҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳоқимияти давлати ва дигар корфармоён сарфи назар аз шакли моликият бо иштироки мақомоти давлатии минтақавии шуғли аҳоли ташкил карда мешаванд.

11. Шартҳо ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ

4. Хадамоти давлатии шуғли аҳоли якҷоя бо кумитаҳои маҳаллии мусоидат ба шуғли аҳоли, дар асоси таҳлили вазъи бозори меҳнат талабот ва таклифхоро оид ба ташкили корҳои ҷамъиятӣ муайян намуда, барои дохил намудани онҳо ба барномаҳои маҳаллӣ ва минтақавии мусоидат ба шуғли аҳоли пешниҳодҳо манзӯр медоранд.

5. Барои пешниҳоди таклифҳо оид ба ташкил ва гузаронидани корҳои ҷамъиятӣ хадамоти давлатии шуғли аҳоли:

- вазъи бозори меҳнат, шумора ва ҳайати шахрвандони бекор ва аҳолии бешуғлро таҳлил менамояд;

- маълумотро дар бораи ҷойҳое, ки дар онҳо корҳои ҷамъиятӣ гузаронида мешаванд, ҷамъоварӣ намуда, якҷоя бо ин

ташкilotҳо, муассисаҳо ва корхонаҳо намудҳои кор, вақти иҷро, тартиб, шартҳо ва тартиби маблағгузори онҳоро муайян менамояд;

- маълумоти чамъовардашударо дар бораи корҳои чамъиятӣ ба шахрвандони корчӯ пешниҳод мекунад;

- бо ташкilot, муассисаҳо ва корхонаҳо сарфи назар аз шакли моликият ва бо шахрвандоне, ки хоҳиши дар корҳои чамъиятӣ иштирок карданро доранд, шартномаҳо ба имзо мерасонад;

6. Ҳангоми бо корҳои чамъиятӣ сафарбар кардани шахрвандон, розигӣ, синну сол, вазъи саломатӣ, қобилияти касбӣ ва дигар қобилияти фардии онҳо ба инобат гирифта мешаванд.

7. Муносибатҳои мутақобиларо дар ташкили корҳои чамъиятӣ дар шартномаҳо дар бораи фаъолияти якҷоя байни хадамоти шуғли аҳоли ва корфармоён танзим мегарданд. Дар шартномаҳо бояд шумораи ҷойҳои кори ташкилшаванда ва шумораи иштироккунандагон, ҷой ва хусусияти корҳо, мӯҳлат, вақти оғоз ва анҷоми кор, миқдори музди меҳнат, тартиби маблағгузорӣ, арзиши кор, ҳавасмандгардонӣ, ҳуқуқ ва кафолати иҷтимоӣ ва шароити бехатарии меҳнат ба назар гирифта мешаванд.

8. Қоидаи коргузори ташкили корҳои чамъиятиро хадамоти давлатии шуғли аҳоли муқаррар менамояд.

9. Ташкили вақти корҳои чамъиятӣ мувофиқи шартномаҳои баста шуда, вале на зиёда аз 30 (сӣ) соат дар як ҳафта ва ба муддати аз 3 то 6 моҳ амалӣ мегардад.

10. Бо ризогии маъмурияти корхона кормандони дар корҳои чамъиятӣ иштирокунанда метавонанд дар вақти корӣ (ҳафтае на зиёда аз 4 соат) ба хадамоти давлатии шуғли аҳоли барои корчӯи раванд, ё мустақилона бо худ кори мувофиқ ҷустуҷӯ намоянд.

11. Дар сурате, ки агар шахрванд бо кори доимӣ таъмин мегардад, ӯ аз иҷрои корҳои чамъиятӣ озод карда мешавад.

12. Намудҳои корҳои чамъиятӣ метавонад аз инҳо иборат бошад:

- гузаронидани корҳо барои бехтар намудани вазъи экологӣ, аз он ҷумла тоза намудани минтақа;

- кабудизоркунӣ ва ободонии ҳудуд, минтақаҳои истироҳати ва туристӣ;

- барқарорсозии объектҳои манзилию коммуналӣ (объектҳои таъбаоти ва варзишӣ, хонаҳои пиронсолону барҷомондагон, маъҷубон ва ғайра.);

- корҳои обёрӣ ва ирригатсионӣ;

- корҳои ҷудоғона дар сохтмони роҳ;

- гузаронидани хати об, газ ва шабакаҳои коммуникатсионӣ ;

- намудҳои ҷудоғонаи корҳои кишоварзӣ;

- парастории пиронсолон ва барҷомодагон, ёрманди ва хизматрасонӣ ба беморон;

- барқарорсозии ёдгориҳои таърихӣ;

- ҷамъоварии растаниҳои шифобахш.

Ш. Ташкил ва пардохти музди меҳнати шаҳрвандони дар корҳои ҷамъиятӣ сафарбаршуда.

13. Шаҳрвандони бекоре, ки дар қайди ҳадамоти давлатии шуғли аҳоли мебошанд, вале кӯмакпулӣ оид ба бекорӣ намегиранд, ҳуқуқи афзалиятноки гирифтани роҳхатро барои иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ доранд. Роҳхате, ки ба шаҳрванд барои иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ дода шудааст дар ташкилотҳои дахлдор чун ҳуҷҷати ба кор қабулшавии вай ба ҳисоб меравад.

14. Ҳадамоти давлатии шуғли аҳоли ҳангоми ба корҳои ҷамъиятӣ сафарбар кардани шаҳрвандон, онҳоро аз шароити ташкил, речаи кор, пардохти музди меҳнат, инчунин дигар намуди имтиёзҳо ва ҳавасмандгардонии мавҷуда воқиф мегардонад.

15. Ҳадамоти давлатии шуғли аҳоли, тибқи талаботи оморӣ шаҳрвандони дар иҷрои корҳои ҷамъиятӣ иштироккунандаро ба ҳисоб мегирад.

16. Хароҷоти хизматрасонӣ ҳангоми фиристонидани шаҳрвандон ба корҳои ҷамъиятӣ аз тарафи ҳадамоти давлатии шуғли аҳоли амалӣ мегардад.

17. Вақте, ки дар давоми он шаҳрвандон дар корҳои ҷамъиятӣ иштирок менамоянд, ба собиқаи меҳнат бо сабти дахлдор ба дафтarchаи меҳнатӣ дохил карда мешавад.

18. Бо шахсоне, ки дар корҳои ҷамъиятӣ хоҳиши иштирок карданро доранд, шартномаи (қарордодӣ) меҳнати мӯҳлатнок баста мешавад.

IV. Манбаъ ва тартиби маблағгузории корҳои ҷамъиятӣ

19. Маблағгузории корҳои ҷамъиятӣ аз ҳисоби маблағҳои ташкилотҳои, ки ин корҳо дар онҳо ташкил карда мешаванд, ҳангоми зарурат бо ҷалб намудани маблағҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва кӯмаки молиявии беподоши ҳадамоти шуғли аҳолии амали мегардад.

20. Ҳаҷми иловапулӣ бо маоши бекорони дар корҳои ҷамъиятӣ иштирокунанда набояд аз андозаи музди меҳнати ҳадди аққали дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда паст бошад ва ҳадди баланди он набояд аз ҳадди миёнаи музди меҳнати бавучудодама дар ҷумҳурии зиёд бошад. Маблағи кӯмаки молиявии беподош аз маблағи умумии ба музди меҳнат харҷшуда, тибқи шартнома дар бораи корҳои ҷамъиятӣ набояд аз 50% зиёд бошад.

21. Пардохти хароҷот барои гузаронидани корҳои ҷамъиятӣ тибқи шартномаи байни ҳадамоти шуғли аҳолии ва корфармо баимзо расида анҷом дода мешавад.

22. Назорат оид ба гузаронидани корҳои ҷамъиятиро ҳадамоти давлатии шуғли аҳолии ва дигар мақомотҳои ваколатдори иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ мувофиқи қоидаи муқарраргардида амали менамоянд.



Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аз « 11 » июни соли 2009

№ 39

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқ намудани дастурамал «Дар бораи тартиби ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ».

Бо мақсади дастгирии иловагии иҷтимоии шаҳрвандони бекор, Ҳайати мушовараи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон **қ а р о р** мекунад:

1. Дастурамал оид ба тартиби ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират, сарраёсат, раёсат ва шӯъбаҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар фаъолияти қорӣ дастурамали мазкурро мавриди роҳбарӣ ва иҷро қарор диҳанд.

3. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи Муовини Вазир Ашуров С. гузошта шавад.

Раиси Ҳайати мушовара,
Вазир

Ш. Зухуров

Бо қарори Ҳайати мушовараи
Вазорати меҳнат ва ҳифзи
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
аз «11» июни соли 2009 № 39
тасдиқ шудааст

Дастурамал
«Дар бораи тартиби ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи
корҳои ҷамъиятӣ».

I. Муқаррароти умумӣ

1. Дастурамал оиди тартиби ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ (минбаъд - Дастурамал) ба сифати маводӣ роҳбарӣ таҳия ва қабул гаштааст. Корҳои ҷамъиятӣ тайёрии касбии кормандонро талаб намекунад, аз ҷиҳати иҷтимоӣ ғоиданок мебошад ва чун воситаи иловагии дастгирии иҷтимоии шаҳрвандони бекор ба ҳисоб меравад.

2. Ин дастурамал дар асоси моддаи 22 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» таҳия гардида, татбиқи босамари қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ» аз 4 марти соли 2005, № 93 таъмин менамояд.

3. Корҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, корфармоён новобаста аз тобеияти идоравӣ ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ бо иштироқи мақомоти давлатии шуғли аҳоли ташкил карда мешавад.

4. Мавзӯ ва номгӯи корҳои ҷамъиятиро ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли корфармоён пешниҳод менамоянд.

II. Тартиб ва шартҳои гузаронидани корҳои ҷамъиятӣ

5. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли якҷоя бо кумитаҳои маҳаллии ҳамоҳангсозии мусоидат ба шуғли аҳоли дар асоси таҳлили вазъи бозори меҳнат талабот ва таклифҳоро оид ба ташкили корҳои ҷамъиятӣ муайян намуда, барои дохил

намудани онҳо ба барномаҳои маҳаллӣ, минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ мусоидат ба шуғли аҳоли ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ пешниҳод манзур менамояд.

6. Дар мавриди ташкили корҳои ҷамъиятӣ мақомоти давлатии шуғли аҳоли чунин корҳоро ба анҷом мерасонанд:

- бохабар намудани шаҳрвандони бекор аз ташкили шудани корҳои ҷамъиятӣ;
- иштирок дар ташкили корҳои ҷамъиятӣ;
- сафарбар намудани шаҳрвандони бекор ба ташкилотҳо барои иштирок дар корҳои ҷамъиятӣ.

7. Ҳангоми ташкили корҳои ҷамъиятӣ шаҳрвандони бекоре, ки онҳо зиёда аз шаш моҳ дар қайди мақомоти давлатии шуғли аҳоли буда, кӯмакпулӣ барои бекорӣ намегиранд дар навбати аввал ҷалб карда мешаванд.

8. Шаҳрвандони бекоре, ки ҳамчун корчӯ дар мақомоти давлатии шуғли аҳоли ба қайд гирифта шудаанд, ҳуқуқи иштирок дар корҳои ҷамъиятро доранд.

9. Ба ҳар нафар шаҳрванди бекоре, ки ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб карда мешавад, мақомоти давлатии шуғли аҳоли парванда оғоз менамояд. Дар парванда аризаи шаҳрванд, варақаи бақайдгирии шаҳрванди бекор, суратчаласа оиди додани мақоми бекорӣ, нусхаи шиноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият, дафтарчаи меҳнатӣ (агар пеш кор карда бошад) ва нусхаи ҳуҷҷат дар бораи маълумот ё ихтисос нигоҳ дошта мешаванд.

10. Шаҳрванди бекор ба корҳои ҷамъиятӣ роҳатгирифта ро дар банди 5 уми варақаи бақайдгирии сабт мекунад.

11. Ҳангоми ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб намудани шаҳрванд розигии ӯ, вазъи саломатӣ, синну сол, касб ва дигар қобилиятҳои фардӣ ба инobat гирифта мешаванд.

12. Муддати иҷрои корҳои ҷамъиятӣ дар асоси шартномаҳои тарафайн бо корфармоён муайян карда мешавад, вале давомнокии он набояд зиёда аз 30 соат дар як ҳафта бошад ва ба муддати аз 1 то 3 моҳ бо ҳуқуқи минбаъд дароз намудани он то 6 моҳ баста мешавад.

13. Корхонаю ташкилотҳо сарфи назар аз тобеияти идоравӣ ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ метавонанд барои ташкили

корҳои ҷамъитӣ ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли дархост пешниҳод намоянд.

14. Дар дархост мавзеъ, харҷнома - андозаи маблағ барои пардохт намудани музди меҳнат, шумораи ҷойҳои кори мавҷуда, намуди корҳо, ҳаҷм ва мӯҳлати иҷро ва шумораи зарурии кормандон нишон дода мешавад.

15. Бо дарназардошти дархости корфармоён, мақомоти давлатии шуғли аҳоли барои иҷрои ин корҳо шахрвандони бекореро, ки дар қайди мақомот мебошанд, сафарбар менамоянд. Дар ин сурат мақомоти давлатии шуғли аҳоли бо корфармо ва шахрвандони бекоре, ки ба иҷрои ин корҳо сафарбар мешаванд, шартномаҳои тарафайнро (замимаи1) ба имзо мерасонад.

16. Дар шартнома шумораи ҷойҳои кори ташкилшаванда, шумораи иштироккунандагон, мавзеъ ва хусусияти корҳо, мӯҳлат, андозаи музди меҳнат, тартиби маблағгузорӣ, арзиши умумии ҳаҷми корҳо, ҳавасмандгардонӣ, ҳуқуқ ва кафолатҳои иҷтимоӣ ва шароити бехатарии меҳнат дарҷ карда мешавад.

17. Бо розигии корфармо шахрвандони дар корҳои ҷамъитӣ иштироккунанда метавонанд дар вақти корӣ (ҳафтае на зиёда аз 4 соат) мустақилона ба худ кори мувофиқ ҷустуҷӯ намоянд.

18. Дар ҳодате, ки агар шахрванд ба кори доимӣ таъмин гардад, ӯ аз иҷрои корҳои ҷамъиятӣ озод карда шуда, аз қайди мақомоти давлатии шуғли аҳоли бароварда мешавад.

19. Ба шахсоне ки хоҳиши дар корҳои ҷамъиятӣ иштирок карданро доранд, шартномаи (қарордоди) меҳнати мӯҳлатнок баста мешавад (ба мӯҳлати аз 1 то 3 моҳ).

20. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли тибқи талаботи оморӣ шахрвандони дар иҷрои корҳои ҷамъиятӣ иштироккунандаро ба ҳисоб мегирад.

III. Намуди корҳои ҷамъиятӣ

- тибқи лоиҳаҳои пешниҳодшуда иштирок намудан дар тоза намудани каналҳо, сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ, мактабҳо, варзишгоҳҳо, роҳҳо ва манзилҳои истиқоматӣ;
- гузаронидани корҳо барои беҳтар намудани вазъи экологӣ, аз он ҷумла, тоза намудани минтақа;

- кабудизоркунӣ ва ободонии ҳудуди шаҳру деҳот ва минтақаҳои истироҳатӣ ва туристӣ;
- барқарорсозии объектҳои манзилию коммуналӣ (объектҳои табобатӣ ва варзишӣ, хонаҳои пиронсолону барҷомондагон, маъҷубон ва ғ.);
- корхори обёркунӣ ва соҳилмустаҳкамкунӣ;
- сохтмон ва барқарорсозии роҳҳо;
- гузаронидани хати об, газ ва шабакаҳои коммуникатсионӣ;
- намудҳои ҷудоғонаи корҳои кишоварзӣ;
- ёрмандӣ ва хизматрасонӣ ба беморону маъҷубон ва бепарасторон;
- барқарорсозии ёдгориҳои таърихӣ ва рӯбучини ҳудуди оромгоҳҳо;
- ҷамъоварии растаниҳои шифобахш.

21. Ба корҳои ҷамъиятӣ дохил намешаванд: таъҷилан бартараф намудани оқибати садамаҳо, офатҳои табиӣ, фалокатҳо ва дигар ҳолатҳои фавқуллода, инчунин дигар намуди корҳо, ки омодагии махсус, маҳорат ва масъулиятнокиро талаб мекунад.

IV. Маблағгузорию корҳои ҷамъиятӣ

22. Маблағгузорию корҳои ҷамъиятӣ аз ҳисоби маблағҳои ташкилотҳои, ки ин корҳо дар онҳо ташкил карда мешаванд, ҳангоми зарурат бо ҷалб намудани маблағҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва кӯмаки молиявии бебозгашти мақомоти давлатии шуғли аҳолии амалӣ мегардад.

23. Корҳои ҷамъиятӣ асосан аз ҳисоби маблағҳои буҷаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кордиханда маблағгузорӣ карда мешавад. Дар ҳолати ба миён омадани душворӣ ҷиҳати бокортаъминкунии шаҳрвандон дар маҳалҳо мақомоти давлатии шуғли аҳолии дар асоси шартномаи тарафайн бо корхонаҳо аз ҳисоби маблағҳои суғуртаи иҷтимоӣ барои иҷрои корҳои ҷамъиятӣ, иловапулӣ (дотатсия) ҷудо мекунад.

24. Андозаи иловапулӣ (дотатсия) ба музди меҳнати шаҳрвандоне, ки ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб мешаванд набояд аз андозаи ҳадди ақали дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

муқарраргардида (нишондиҳанда барои ҳисобҳо) кам бошад. Ҳадди баланди он, на зиёда аз 50 % андозаи музди миёнаи меҳнати ҷумҳуриро дар лаҳзаи ташкили корҳои ҷамъиятӣ, ташкил диҳад.

25. Маблағи иловапулӣ (дотатсия) аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли танҳо дар ҳолати аз ҷониби корфармо саривақт пешниҳод шудани дархост, нусхаи шартнома, табел, фармони қабул ба кор, рӯйхати иштироккунандагон ва харҷномаи ҳаҷми корҳои иҷрошуда, ба суратҳисоби корфармо гузаронида мешавад.

26. Музди меҳнати шахрвандоне, ки ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб карда шудаанд аз ҷониби корфармо тибқи шартнома бо иштироки намоянда аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли пардохт мегардад.

27. Баъди ба анҷом расидани кор, аз ҷониби тарафҳо ду нусха санади муқоисавӣ (Замимаи 2) оиди ҳаҷми корҳои иҷрошуда тартиб дода шуда, нусхаи рӯйхат (ведомост) ва санад дар ҳар ду тараф нигоҳ дошта мешавад.

28. Боздоштани андози суғуртаи иҷтимоӣ аз музди меҳнат ва иловапулии шахсони ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалбшуда аз тарафи корфармо амалӣ мегардад.

29. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли ҳангоми ташкили корҳои ҷамъиятӣ ҳуқуқ дорад то 50 фоизи маблағҳоро дар асоси шартнома пешакӣ ба суратҳисоби кордиҳанда гузаронад.

30. Таъмини коргарон бо асбобҳои корӣ, харидани таҷҳизотҳои камарзиш, либосҳои махсус, хароҷоти нақлиёт барои расонидани коргарон то ҷои кор, гузаронидани корҳо ва бозгашти коргарон, аз тарафи корфармо амалӣ мешавад.

31. Иловапулӣ (дотатсия) барои иҷрои корҳои ҷамъиятӣ ба воситаи ведомостҳо аз тарафи ташкилотҳо, муассисаҳо (корфармо) ба иштироккунандагони кори ҷамъиятӣ дода мешавад.

Шартномаи № _____

Дар бораи фаъолияти якҷоя оиди ташкил ва гузаронидани
корҳои ҷамъиятӣ

Аз ----- соли 200_____

шаҳри (ноҳияи) _____

Шартномаи мазкур миёни Раёсати (Шӯъбаи) Агентии давлатии ҳифзи иқтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар шаҳри (ноҳияи) _____ (минбаъд «Агентӣ» ном бурда мешавад) дар шахси Сардор _____ аз як тараф ва аз тарафи дигар Ҷамоати шаҳраки _____, ки (минбаъд «Корфармо» ном бурда мешавад), дар шахси Раиси _____, ки дар асоси моддаи 22

номи ташкилот, ному насаб

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марти соли 2005, № 93 тасдиқ карда шудааст, ба имзо расонида шуд.

1. Мавзӯи шартнома:

Шартномаи мазкур бо мақсади амалӣ намудани Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марти соли 2005, № 93 «Дар бораи Қоидаҳои ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ» ва дар ин замина ҷалб намудани шаҳрвандони бекор ба шуғли муваққатӣ бо роҳи ташкил намудани корҳои ҷамъиятӣ дар корхонаҳое, ки талабот ба қувваи қобили меҳнат доранд ва музди меҳнати онҳоро пардохт карда метавонад, баста мешавад.

II. Ҷаҳддорихои мақомоти давлатии шуғли аҳоли:

1. Тибқи дархости корфармо бо нишон додани мавзӯ, номгӯи корҳои иҷрошаванда, шумораи муайяни хоҳишмандонро аз ҳисоби бекорони дар қайд буда, ба корҳои ҷамъиятӣ сафарбар менамояд.

2. Ба ҳар нафари (--- нафар) ба кори ҷамъиятӣ фиристонидашуда ___ сомонӣ, ҷамъ ___ сомонӣ дар як моҳ кӯмаки молиявӣ беподош ҳамчун музди меҳнат ба суратҳисоби корфармо пардохт менамояд.

3. Ҳангоми ба корҳои ҷамъиятӣ сафарбар намудани шахрвандон, онҳоро бо талаботҳои муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» ва Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қоидаҳои ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгуӣи корҳои ҷамъиятӣ» шароити кор, речаи кор, музди меҳнат ва дигар намудҳои ҳавасмандгардонӣ шинос намуда, розигии онҳо ба инобат гирифта мешавад.

4. Мунтазам аз рафти иштироки онҳо дар кор назорат мебарад.

5. Иловапулиро ба музди меҳнати коргарони иштироккунанда танҳо пас аз пешниҳод шудани нусхаи фармони қабул ва озод, табел, номгӯ ва ҳаҷми корҳои иҷрошуда аз тарафи корфармо пардохт менамояд.

6. Баъди ба охир расидани корҳои ҷамъиятӣ оиди корҳои иҷрошуда ва маблағгузориҳои он санадҳои муқоисавӣ тартиб дода, нусхаи онҳоро нигоҳ медорад.

7. Ҳаҷми корҳои иҷрошударо аз ҷониби корфармо дар асоси супоришотҳо (наряд), иҷроиши кор (объём работа), назорат бурда, ҳуҷжатгузориҳои пурраи ҳаҷми корҳоро дида мебарояд.

III. Ҷаъдориҳои корфармо:

1. Барои ташкил ва гузаронидани корҳои ҷамъиятӣ ба мӯҳлати ___ моҳ бо ҷалби _____ нафар шахсони бекор ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли дархост пешниҳод менамояд.

Мавзӯи кор, намуд ва шароити корҳои ҷамъиятиро таъмин ва муайян менамояд.

3. Ба ҳар нафари ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалбшуда _____ сомонӣ дар як моҳ, ҷамъ _____ сомонӣ музди меҳнат пардохт мекунад.

4. Шаҳрандони бекорро дар асоси фармон ба кор қабул ва аз кор озод намуда, шароити кори онҳоро фароҳам меорад ва ҳар рӯз ҷараёни иштироки онҳоро дар табел ба қайд мегирад.

5. Тақсимоти коргарон дар ҷойҳои корӣ ва корбариро ба ӯҳда гирифта, иҷроиши номгӯӣ ва ҳаҷми корхоро дар асоси (наряд) муайян намуда, дар худ нигоҳ медорад.

6. Мӯҳлати иштирок намудани шахрвандонро дар корҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб гирифта, дар дафтарчаи меҳнатишон ҳамчун собиқаи корӣ сабт менамояд.

7. Корро мувофиқи муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда ба роҳ мемонад, кормандонро оиди риоя намудани техникаи беҳатарӣ шинос мекунад ва ба онҳо лавозимоти кориро таъмин менамояд.

8. Баъди ба анҷом расидани кор дар асоси шартнома, санади муқоисавӣ тартиб дода, нусхаи табел, фармони қабул ва озод, ведомостҳои пардохти маблағҳои тарафайн ҳамчун музди меҳнат ба шахсони иштироккунанда, нусхаи санади ҳаҷми пурраи корҳои иҷрошуда ва нусхаи санади муқоисавии пардохти маблағхоро бо имзои роҳбарият ва мӯҳри корфармо ба мақомоти давлатии шуғли аҳолии пешниҳод менамояд.

9. Тамоми пардохтҳои ҳифзи иҷтимоиро кафолат медиҳад.

IV. Ҷӯҳдадорихои иловагии тарафайн:

1. Мӯҳлати шартномаи мазкур аз рӯзи ба имзо расиданаш эътибори қонунӣ пайдо мекунад.

2. Маблағгузориҳои корҳои ҷамъиятӣ аз ҳисоби маблағҳои ташкилотҳое, ки ин корҳо дар он ҷо ташкил карда мешаванд, ҳангоми зарурият бо ҷалб намудани маблағҳои мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва кӯмаки молиявии беподоши мақомоти давлатии шуғли аҳолии амалӣ мегардад.

3. Кӯмаки молиявии беподош (дотатсия) ҳамчун музди меҳнат барои коргарони дар корҳои ҷамъиятӣ иштироккунанда аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳолии ба тариқи амалиёти бонкӣ аз суратҳисоби мақомоти давлатии шуғли аҳолии ба суратҳисоби корфармо анҷом дода шуда, маблағҳои дар шартнома нишондодашудаи тарафҳо дар асоси ведомостъ аз ҷониби корфармо ба коргарони ҷалбшуда пардохт мешавад.

4. Агар аз ҷониби корфармо ба ҷои маблағ ягон маводи дигар (натураплата) пешбинӣ шуда бошад, онро корфармо бо нархи бозор савдо намуда ба ҷои мавод ҳатман пули нақд ба коргарон музди меҳнат пардохт мекунад.

5. Баъди ба анҷом расидани кор тибқи талаботи шартномаи тарафайн, ҷонибҳо санади муқоисавӣ тартиб дода нусхаи он,

табель, нусхаи фармони қабул ва озод аз кор, нусхаи ведомостҳои пардохти маблағҳои тарафайн ҳамчун музди меҳнат ба шахсони иштироккунанда, нусхаи санади ҳачми пурраи корҳои иҷрошуда (наряд) ва нусхаи санади муқоисавии пардохти маблағҳоро бо имзои роҳбарияти тарафҳо ва мӯҳри тарафҳо дар худ нигоҳ медоранд.

6. Дар ҳолати пайдо шудани баҳсҳо оиди ӯҳдадорихои дар шартнома пешбинишуда он аз тарафи мақомоти судӣ ҳал карда мешавад.

7. Шартномаи мазкур дар ду нусха тартиб дода мешавад ва ҳар яки он қувваи ҳуқуқии якхела доранд.

8. Амали ин шартнома бо розигии тарафҳо метавонад дароз ё пеш аз мӯҳлат қатъ карда шавад.

9. Тарафҳо бо розигии якдигар метавонанд ба шартномаи мазкур тағйиру иловаҳо ворид намоянд.

Мӯҳлати кор:

Оғози кор аз «__» _____ соли 20__, анҷоми кор «__» ____ соли 20_____.

Нишонаи ҳуқуқии тарафайн:

Аз тарафи мақомоти давлатии

Аз тарафи _____

номгӯи корхона

шуғли аҳоли дар ноҳияи

(шаҳри) _____:

Рохбар:

Сардор: _____

ному насаб

ному насаб

Имзо: _____

Имзо: _____

ЧМ

ЧМ

Намунаи
С А Н А Д И М У Қ О И С А В Ё .

Тартиб дода шуд ин санад дар таърихи «__» _____ соли 20__ бо иштироки сармуҳосиби Раёсати Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират дар ноҳияи Ҳисор Мирзоев Фаридун, сармутахассис Отамов Иброҳим ва сармуҳосиби Ҷамоати шаҳраки Ҳисор Қаюмов Ҳомуддин.

Санад тартиб дода шуд дар ин хусус, ки ҳақиқатан аз «__» _____ соли 20__ то «__» _____ соли 20__, __ нафар шахсони бекор дар асоси шартномаи №__ аз «__» _____ соли 20__ дар мавзеи «Чинорак» ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалб гардида, корҳои зеринро ба анҷом расониданд:

1. Тайёр намудани ниҳолҳои сояфкан ва мевадиханда 3500 бех.
2. Кашонидани ниҳолҳо ба масофаи 300 метр (3500 бех),
3. Кандани чуқурӣ барои шинондани ниҳолҳо (3500 ч.).
4. Шинондани ниҳолҳо (3500 бех),
5. Кандан ва баровардани ҷӯяк барои обёрии ниҳолҳо (4595 м³).
6. Кандан ва баровардани ҷӯйбор барои обёрии ниҳолҳо (3731 п\м),
7. Обёрии аввали ниҳолҳо (1,5 га.).
8. Обёрии дуум ва сеюми ниҳолҳо (1,5 га.),
9. Бор кардан ва фурувардани пору барои ниҳолҳо (3 тонна.).
10. Кашонидани пору ба масофаи 600 метр (3 тонна),
11. Додани ғизо барои ниҳолҳо (3 тонна) ва ғайра.

Инчунин барои пардохти кӯмаки молиявии беподош ҳамчун музди меҳнат ба шахсони дар корҳои ҷамъиятӣ иштироккунанда тариқи шартнома аз тарафи мақомоти Агентӣ дар ноҳияи Ҳисор дар асоси супориши молиявии №__ аз «__» _____ соли 20__, _____ сомонӣ ба суратҳисоби Ҷамоати шаҳраки Ҳисор ворид шудааст. Ин маблағ ба _____ нафар шахсони дар кори ҷамъиятӣ иштироккунанда дар асоси ведомости №__ аз «__» _____ соли 20__ ба ҳар нафар _____ сомонӣ, ҷамъ _____ сомонӣ иловапулӣ ба музди меҳнат дода шудааст.

Аз тарафи Ҷамоати шаҳраки Ҳисор бошад, дар асоси ведомости № __ аз «__» _____ соли 20__ ба ҳар нафар шаҳрванди ба корҳои ҷамъиятӣ ҷалбшуда, __ сомонӣ, ҷамъ __ сомонӣ музди меҳнат пардохт карда шудааст, ки имзои ҳар яки онҳо дар ведомостҳо гузошта шудааст ва маблағи нишондодашударо онҳо гирифтаанд.

Бинобар он, мо иштироккунандагон ҳамаи ҳуҷҷатҳои заруриро дар асоси талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» дида баромадем ва дуруст будани онҳоро гувоҳӣ дода, санад тартиб додем ва дар зер имзои худро гузоштем.

Сармуҳосиби раёсати Агентӣ дар ноҳияи Ҳисор:
имзо, Мирзоев Фаридун
мӯҳр,

Сармуҳосиби ҷамоати шаҳраки Ҳисор:
имзо Қаюмов Ҳомуддин
мӯҳр,

Сармутахассиси раёсати Агентӣ дар ноҳияи Ҳисор:
имзо Отамов Иброҳим.

Ба Сардори Раёсати Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ,
шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар ноҳияи Ҳисор.

Д а р х о с т.

Маъмурияти Ҷамоати шаҳраки Ҳисор аз Шумо хоҳиш менамояд, ки барои ташкил ва гузаронидани корҳои ҷамъиятӣ дар мавзӯи «Чинорак» ба муҳлати ___ рӯз, аз «__» _____ то «__» _____ соли 20___, ___ нафар бекорони дар қайд бударо фиристонед. Ба ҳар нафар корманд аз тарафи ҷамоат дар як моҳ ___ сомонӣ, ҷамъ ___ сомонӣ музди меҳнат пардохт карда шуда, номгуӣ корҳои зеринро иҷро менамоянд:

1. Тайёр намудани ниҳолҳои сояфкан ва мевадиханда.
2. Кашонидани ниҳолҳо ба масофаи 300 метр,
3. Кандани чуқурӣ барои шинонидани ниҳолҳо.
4. Шинонидани ниҳолҳо,
5. Кандан ва баровардани ҷӯяк барои обёрии ниҳолҳо.
6. Баровардани ҷӯйбор барои обёрии ниҳолҳо,
7. Обёрии аввали ниҳолҳо.
8. Обёрии дуюм ва сеюми ниҳолҳо,
9. Додани ғизо барои ниҳолҳо (пору) ва ғара.

Ўҳдадор мешавем, ки шахсони сафарбаршударо бо ҷои кор, лавозимоти корӣ таъмин намуда, маблағи дар шартнома пешбинишударо ба онҳо ҳамчун музди меҳнат сари вақт дар асоси ведомост ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда пардохт менамоем.

Раиси ҷамоат

М. Бобиев



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

аз 31 январи соли 2006 №62

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд

Мутобиқи моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» ва бо мақсади ҳифзи иҷтимоии шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон **қарор мекунад:**

1. Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд тасдиқ карда шаванд.
2. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 сентябри соли 1995 №559 «Дар бораи таъсис намудани ҷойҳои кории иловагӣ ва корхонаҳои хурд дар назди мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолии ҷумҳурӣ» аз эътибор соқит доништа шавад.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон

Бо қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 31 январи соли 2006, №62
тасдиқ шудааст

Қоидаҳои

аз қониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли расонидани
хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони
бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд

I. Муқаррароти умумӣ

1. Қоидаҳои мазкур мувофиқи талаботҳои моддаи 23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» таҳия гардида, фаолияти мақомоти давлатии шуғли аҳолиро барои расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ карданро доранд ба танзим мебароранд.
2. Кӯмаки молиявӣ – маблағест, ки барои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ ба шахрвандони бекори дар қайди мақомоти давлатии шуғли аҳоли буда барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ба шартӣ баргардонидани ин маблағ дода мешавад.
3. Хадамоти давлатии шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекор дар доираи хароҷотҳои, ки ба татбиқи сиёсати давлатии мусоидат ба шуғли аҳоли равона мегардад, маблағ пешбинӣ ва истифода менамояд.

II. Тартиби расонидани хизматҳои машваратӣ

4. Аз тарафи мақомоти давлатии шуғли аҳоли бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд гардонидани бекороне, ки мақсади ба соҳибкорӣ машғул шуданро доранд хизматҳои машваратии зерин расонида мешавад:
 - машварати ҳуқуқӣ;
 - дастгирии равонӣ (психологӣ);
 - маслиҳат оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорӣ;

- шинос намудан бо санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, тавсияҳо ва дигар ҳуҷҷатҳо оид ба масъалаҳои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ;
 - пешниҳоди маълумот оид ба дигар мақомоте, ки бо масъалаҳои инкишофи соҳибкорӣ ва омӯзиш дар асоси иқтисоди бозоргонӣ, аз рӯи ихтисосҳое, ки барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ заруранд, машғул мебошанд;
 - шиносои бо тартиб ва шартҳои омӯзиши фаъолияти соҳибкорӣ, таҳия намудани асосҳои техникую иқтисодӣ, тайёр намудани ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирӣ ҳамчун соҳибкорӣ фардӣ.
5. Хизматҳои машваратӣ аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли тавассути ташкил намудани семинарҳо, тренингҳо, мизҳои мудаввар, маслиҳатдиҳӣ ва дигар чорабиниҳо сурат мегирад.
 6. Хизматҳои машваратӣ дар асоси муроҷиати шахси бекор аз тарафи мақомоти давлатии шуғли аҳоли расонида мешавад.

III. Қоидаҳои расонидани кӯмаки молиявӣ ба бекорон

7. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли ба шахрвандони бекоре, ки синнашон аз 15 сола боло буда ҳамчун бекор ба қайд гирифта шудаанд ва қобилияту хоҳиши соҳибкорӣ доранд, кӯмаки молиявӣ мерасонад.
8. Кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекор аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳолии маҳалли зист расонида мешавад.
9. Барои гирифтани кӯмаки молиявӣ шахрвандони бекори дар қайдбуда, ки корро ҷустуҷӯ менамояд, бояд ба мақомоти давлатии шуғли аҳолии маҳалли зист ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:
 - аризаи шахрванд ба унвони роҳбари мақомоти давлатии шуғли аҳоли маҳалли зист (Замимаи 1);
 - нақшаи тиҷоратӣ (Замимаи 2);
 - маълумот оид ба даромади умумии оила;
 - асоси техникую иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ;
10. Дар ҳолати аз меъёри муайяншуда зиёдтар ворид гардидани дархост оид ба гирифтани кӯмаки молиявӣ мақомоти давлатии шуғли аҳоли метавонад озмун ташкил намояд.

11. Шаҳрвандони бекоре, ки дар муассисаҳои таълимӣ асосҳои фаъолияти соҳибкориро бо роҳати мақомоти давлатии шуғли аҳолии омӯхтаанд ё аз оилаҳои камбизоат мебошанд, ҳуқуқи афзалиятноки гирифтани кӯмаки молиявиро доранд.
12. Бо шаҳрванди бекоре, ки ба ӯ кӯмаки молиявӣ расонида мешавад мақомоти давлатии шуғли аҳолии шартномаи қарздиҳӣ мебандад (Замимаи 3), ки дар он ӯҳдадориҳои тарафайн, ҳаҷми кӯмаки молиявӣ, мӯҳлат ва тартиби баргардонидани он нишон дода мешавад.
13. Бо мақсади таъмини бозгашти кӯмаки молиявӣ мақомоти давлатии шуғли аҳолии бекори қарзгиранда шартномаи гаравӣ (Замимаи 4) ва ё дигар намуд шартнома мебандад. Арзиши аслии молу амволи ба гарав мондашаванда бояд аз ҳаҷми кӯмаки молиявӣ 2 (ду) баробар зиёд бошад.
14. Дар ҳолати аз чониби шаҳрванди бекор ғайримаксад истифода намудани маблағи кӯмаки молиявӣ мақомоти давлатии шуғли аҳолии мутобиқи қонунгузорӣ шартномаи қарзиро метавонад пеш аз мӯҳлат бекор намояд ва дар ҳаҷми пурра маблағи додашударо ситонад.
15. Барои таъмини иҷрои ӯҳдадориҳои шаҳрванд чихати сари вақт баргардонидани кӯмаки молиявӣ мақомоти давлатии шуғли аҳолии метавонад, мувофиқи қонунгузорӣ дар шартномаи қарзӣ ҷарима муқаррар намояд, ки он низ бароирасонидани кӯмаки молиявӣ ба шаҳрванди бекор истифода мешавад.
16. Ҳаҷм ва мӯҳлати баргардонидани кӯмаки молиявӣ аз рӯи нишондодҳои зерин муқаррар карда мешавад:
 - барои фаъолияти тиҷоратӣ дар ҳаҷми то 80 музди меҳнати ҳадди ақал ба мӯҳлати то як сол;
 - барои фаъолияти хизматрасонӣ ба аҳолии дар ҳаҷми то 100 музди меҳнати ҳадди ақал ба мӯҳлати то як сол;
 - барои фаъолияти истехсоли дар ҳаҷми то 150 музди меҳнати ҳадди ақал ба мӯҳлати то як солу шаш моҳ.
17. Дар ҳолати аз чониби шаҳрванд ғайримаксаднок истифода гардидани кӯмаки молиявӣ, мақомоти давлатии шуғли аҳолии ҳуқуқ дорад пеш аз мӯҳлат дар ҳаҷми пурра маблағҳои додашударо мутобиқи қонунгузорӣ рӯёнан.

IV. Масъалаҳои ташкилӣ

18. Мақомоти давлатии шуғли аҳоли дар байни шаҳрвандони бекор дар мавриди шартҳои дарёфти кӯмаки молиявӣ мунтазам чорабиниҳои ташвиқоти мегузаронанд.
19. Хадамоти давлатии шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол як маротиба мониторинги иҷрои чорабиниҳои Қоидаи мазкурро мегузаронад.



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

аз 30 июни соли 2007 №366

ш. Душанбе

Дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, № 62

Мутобиқи моддаи 43 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон **қарор мекунад:**

Ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, №62 «Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳолии расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд» тағйироти зерин ворид карда шавад:

1. Дар номгӯй ва банди 1 қарор калимаҳои «мақомоти давлатии шуғли аҳолии» ба калимаҳои «Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолии ва муҳоҷират» иваз карда шаванд.
2. Дар Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳолии расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд:
 - дар бандҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17 ва 19 калимаҳои «мақомоти давлатии шуғли аҳолии» ба калимаҳои «Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолии ва муҳоҷират» иваз карда шаванд;
 - дар бандҳои 12, 13, 14 ва 18 калимаҳои «мақомоти давлатии шуғли аҳолии» ба калимаҳои «Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолии ва муҳоҷират» иваз карда шаванд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

аз 1 августи соли 2008 №386

ш. Душанбе

Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, №62

Мутобиқи моддаи 43 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон **қарор мекунад:**

Дар банди 16 Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, №62 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд» тасдиқ шудааст, калимаҳои «ҳадди ақали музди меҳнат» ба калимаҳои «нишондиҳандаҳо барои ҳисобҳо» иваз карда шаванд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ҚАРОР

аз 27 феввали соли 2009 №136

ш. Душанбе

Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, №62

Мутобики моддаи 43 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Ба Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шугли аҳолии расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006 №62 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шугли аҳолии расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд» тасдиқ гардидааст, тағйиру иловаҳои зерин ворид карда шаванд:

аз банди 4 матни тоҷикӣ сархати чорум хориҷ карда шавад;

дар банди 7 калимаҳои «синашон аз 15 – сола боло буда» ба калимаҳои «ба синни 18 солагӣ расидаанд» иваз карда шаванд;

дар банди 9 зербандҳои нав бо мазмуни зайл илова карда шаванд:

«шаҳодатномаи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ;

- маълумотнома (эломия) аз мақомоти андоз оид ба амвол ва даромад»;

дар банди 16 рақамҳои «80», «100», «150» мутобикан ба рақамҳои «100», «130», «180» иваз карда шаванд;

банди 17 дар таҳрири зайл ифода карда шавад;

«Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шугли аҳолии ва муҳочират бо мақсади муайян намудани қобилияти ҳаётии фаъолияти соҳибкорӣ баҳодиҳии аввалаи нақшаи тиҷорати ро мегузаронад»;

бандҳои 18, 19, 20, 21, ва 22 бо мазмуни зайл илова карда шаванд:

«18. Ба шахрвандони бекоре, ки аз ҷониби мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ кӯмаки молиявӣ расонида шудааст, маротибаи дуввум кӯмаки молиявӣ расонида намешавад»

19. Дар ҳолатҳои фавқулодда (форс-мажор) (хушксолӣ, боришоти аз ҳад зиёд, обхезӣ, заминларза, бемориҳои сирояткунандаи чорво ва паррандагон, фавти шахрванди кӯмаки молиявӣ гирифта) шахрвандони бекоре, ки барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ кӯмаки молиявӣ гирифтаанд, дар вақти дидани зарар бояд худашон ва ё аъзои оилаи онҳо ба мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират ҷиҳати тамдиди мӯҳлати баргардонидани кӯмаки молиявӣ расман муроҷиат намоянд. Дар ин ҳолат, шахрванди бекори кӯмаки молиявӣ гирифта, бояд маълумотнома ва ё санади тартибдодаи мақомоти дахлдореро, ки бевосита ба муайян намудани зарари расида сару кордоранд, ба мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират пешниҳод намояд.

20. Мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар асоси ариза ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳолати фавқулодда бо дархост ба дастгоҳи марказии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират муроҷиат мекунад.

21. Дастигоҳи марказии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират баъди санҷиши ҳамаҷонибаи ҳолати фавқулодда дар мувофиқа бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳлати баргардонидани кӯмаки молиявии додашударо тамдид менамояд.

22. Мӯҳлати бозгашти кӯмаки молиявӣ дар ҳолатҳои фавқулодда (форс – мажор) бе таъин намудани ҷарима ва пушаймона (пеня) дар мувофиқа бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати як сол тамдид карда мешавад.

Бандҳои 18 ва 19 мутобиқан бандҳои 23 ва 24 ҳисобида шаванд.

23. Дар матни замимаи 3 ва 4 Қоидаҳо калимаҳои «марказ» ва «директор» мутобиқан ба калимаҳои «қарздиҳанда» ва «сардор» иваз карда шаванд;

дар зербанди 2.3 замимаи 3 Қоидаҳо рақами «0,5» ба рақами «0,05» иваз карда шаванд.

Раиси
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Эмомалӣ Раҳмон



Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аз « 11 » июни соли 2009

№ 37

ш. Душанбе

Қ А Р О Р

Дар бораи тасдиқ намудани дастурамал «Дар бораи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳолии расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд»

Бо мақсади таъмини кафолатҳои иҷтимоии шахрвандон хангоми бекорӣ ва татбиқи босамари қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2007, №366, аз 1 августи соли 2008, №386 ва аз 27 феввали соли 2009, №136 «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, №62» Ҳайати мушовараи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон **қ а р о р м е к у н а д:**

1. Дастурамал «Дар бораи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳолии расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд», тасдиқ карда шавад.

2. Ба сардорони сарраёсат, раёсат ва шӯъбаҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолии ва муҳоҷират дар ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ супорида шавад, ки дар фаъолияти корӣ дастурамали мазкурро мавриди роҳбарӣ ва иҷро қарор диҳанд.

2. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини Вазир Ашуров С гузошта шавад.

Раиси Ҳайати мушовара,
Вазир

Ш. Зухуров

Бо қарори Ҳайати мушовараи Вазорати
меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 11 юни соли 2009 №37 тасдиқ
шудааст

Дастурамал

«Дар бораи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли
расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба
шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд»

I. Муқаррароти умумӣ

1. Дастурамали мазкур бо мақсади таъмини босамари
«Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли
расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба
шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд»
(қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли
2006, №62; аз 30 юни соли 2007, №366; аз 1 августи соли 2008,
№386 ва аз 27 феввали соли 2009, №136) ва барои расонидани
кӯмаки методӣ ба кормандони соҳа дар самти мусоидат ба
худиштиғолии шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти
соҳибкорӣ доранд, омода гаштааст.

2. Мутобиқи моддаҳои 15 ва 23 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» Агентии
давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират (минбаъд,
мақомоти ҷумҳуриявии шуғли аҳоли) тавассути сохторҳои
маҳалли худ (минбаъд, мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли) ба
шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд,
бо мақсади таъсиси ҷойҳои корӣ ва мусоидат намудан ба
худиштиғолии бекорон хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки
молиявӣ мерасонад.

3. Кӯмаки молиявӣ ба шаҳрвандони бекор (барои таъсиси
ҷойҳои корӣ ва мусоидат намудан ба худиштиғолии онҳо) дар
шакли қарзи бефоиз ба андоза ва мӯҳлате, ки аз ҷониби
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гаштаанд, дода
мешавад.

II. Тартиби расонидани хизматҳои машваратӣ

4. Аз ҷониби мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ,
шуғли аҳоли ва муҳоҷират бо мақсади дастгирӣ ва

ҳавасмандгардони шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд, хизматҳои машваратии зерин расонида мешавад:

- машварати ҳуқуқӣ;
- дастгирии равонӣ (психологӣ);
- маслиҳат оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорӣ;
- шинос намудан бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба соҳибкорӣ;
- шиносӣ бо тартиб ва шартҳои омӯзиши фаъолияти соҳибкорӣ, таҳия намудани асосҳои техникаю иқтисодӣ, тайёр намудани ҳуҷҷатҳо барои бақайдгирии ҳамчун соҳибкори инфиродӣ.

Машварати ҳуқуқӣ

Машварати ҳуқуқӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд дар самтҳои зайл расонида мешавад:

- доир ба масъалаҳои соҳибкорӣ, меҳнат ва шахрвандӣ, маъмури ва дигар қонунгузори дар соҳаи ба танзим даровардани фаъолияти соҳибкорӣ;
- расонидани машварат ва кӯмаки ройгон дар таҳияи санадҳои меъёрии дохилӣ, ки барои ташкилу пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ заруранд;
- ҳимояи манфиатҳои шахрвандони бекор дар мақомоти давлатӣ ва судӣ, оид ба баҳсҳои вобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ;

Дастгирии равонӣ (психологӣ)

Хизматрасонӣ дар самти дастгирии равонии шахрвандони бекор бо мақсади шавқманд намудани онҳо дар ҷустуҷӯи кор ва зуд пайдо намудани ҷои корӣ, бедор намудани рағбати онҳо ба меҳнат, ҳалли пурра ва ё қисман бартараф намудани масъалаҳои ҳалталаби равонӣ, ки барои худшиносии иҷтимоӣ ва касбиашон ҳалал мерасонанд ва ба ин роҳ баланд намудани мутобиқат ба шароитҳои воқеӣ, расидан ба мартабаи баланд бо роҳи мувофиқ намудани ҳолати равонӣ нигаронида шудааст.

Дастгирии равонии шахрвандони бекор аз равандҳои зерин иборат мебошад:

- сафарбаркунии қувваҳои ҷисмонӣю рӯҳонӣ шаҳрванди бекор барои ҳалли мушкилот;

- паси сар намудани ҳиссиёти ноумедӣ, маҷмӯи ҳодисаҳо ва тарс дар шаҳрванди бекоре, ки хоҳиши пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дорад;

- мувофиқат бо шароити иҷтимоӣ – иқтисодии имрӯза;

- дар ӯ бовариро пайдо кардан, зеро танҳо шахсӣ дилпур диққати

атрофиёро ба худ ҷалб менамояд;

- ташакул додани худшиносӣ ва рафтори зарурӣ дар шаҳрванди бекор барои дарёфти бомуваффақияти ҷои корӣ.

Вазифаи асосии кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират дар он аст, ки ба шаҳрванди бекор роҳи мустақилона ҳал намудани мушкилот ва зоҳир намудану инкишоф додани қобилиятҳои кӯмак расонанд.

Барои ҳалли ин вазифа нисбати шаҳрванди бекор чораҳои зеринро ба иҷро расонидан лозим аст:

- муайян сохтани талаботи шахсии шаҳрванди бекор.
- мустаҳкам намудани боварӣ ба он, ки ӯ ин корро иҷро кардан метавонад ва дар вучуди ӯ бедор кардани хоҳиши тағйири вазъияти худ.
- маълум кардани монетаҳои, ки садди роҳи тағйири воқеӣ ёфтани вазъият мебошанд, роҳҳои гузаштани ин монетаҳо, мустаҳкам намудани боварии шаҳрванди бекор ба қувва ва идроки ӯ.

Маслиҳат оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорӣ.

Кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират ба шаҳрвандони бекоре, ки синнашон ба 18 солагӣ расидааст ва расман ҳамчун бекор ба қайд гирифта шудаанд оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорӣ, тартиб ва шартҳои расонидани кӯмаки молиявӣ, хуччатҳои зарурӣ барои гирифтани кӯмаки молиявӣ, ҳаҷм ва мӯҳлати баргардонидани кӯмаки молиявӣ маслиҳат медиҳанд.

Маслиҳатдиҳӣ ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоида ба шуғли аҳоли», қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, №62 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии

шуғли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд» (қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2007, №366, 1 августи соли 2008, №386 ва аз 27 феввали соли 2009, №136), Дастурамали мазку ва дигар санадҳои меъёрӣ - ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ин самти фаъолиятро танзим мекунанд, амалӣ мегардад.

5.Хизматҳои машваратӣ аз ҷониби Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират тавассути ташкил намудани семинарҳо, тренингҳо, мизҳои мудаввар, маслиҳатдиҳӣ ва дигар чорабиниҳо сурат мегирад.

6.Хизматҳои машваратӣ дар асоси муроҷиати шахси бекор аз тарафи мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират расонида мешавад.

Ш. Қоидаҳо ва шартҳои расонидани кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд

7.Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират ба шахрвандони бекоре, ки синнашон ба 18 солагӣ расидааст, расман ҳамчун бекор ба қайд гирифта шудаанд ва қобилияти хоҳиши соҳибкорӣ доранд, кӯмаки молиявӣ мерасонад.

8.Барои гирифтани кӯмаки молиявӣ шахрвандони бекоре, ки расман ҳамчун бекор ба қайд гирифта шудаанд ба мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷирати маҳалли зист ҳуҷжатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:

- аризаи шахрванд ба унвони роҳбари Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ,

шуғли аҳоли ва муҳоҷирати маҳалли зист (Замимаи 1);

- нақшаи тиҷоратӣ (Замимаи 2);

- маълумот оид ба даромади умумии оила;

- асоси техникую иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ;

- шаҳодатномаи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ;

- маълумотнома (эълумия) аз мақомоти андоз оид ба амвол ва даромад

Ариза

Шаҳрванди бекор бо мақсади оғози фаъолияти соҳибкорӣ ва имконияти дастраси барои гирифтани кӯмаки молиявӣ

унвонии роҳбари мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират ариза оид ба гирифтани кӯмаки молиявӣ пешниҳод менамояд (Замимаи 1).

Дар аризаи пешниҳодгардида бояд андозаи кӯмаки молиявӣ, мӯҳлати истифодабари, самти фаъолияти соҳибкорӣ ва суроғи шахрванди бекор пурра нишон дода шавад.

Нақшаи тиҷоратӣ чист ва онро чӣ тавр таҳия кардан зарур аст?

Нақшаи – тиҷоратӣ ин ҳуҷҷатест, ки фарогири ҳамаи тарафҳои фаъолияти соҳибкорӣ буда он ташхисӣ мушкилиҳое, ки соҳибкор мумкин аст дар рафти фаъолият эҳсос намояд ва роҳҳои ҳалӣ ин проблемаҳоро иникос мекунад. Дар ин ҳуҷҷат намуд ва мақсади фаъолияти соҳибкорӣ, нақшаи молиявӣ ва талабот барои гирифтани қарзи зарурӣ, манбаи баргардонидани қарз, мизҷони эҳтимоли инчунин омилҳои рақобатпазирии фаъолияти соҳибкорӣ дарҷ карда мешаванд.

Шаҳрвандони бекор дар интихоби самтҳои фаъолияти соҳибкорӣ озоданд ва онҳо метавонанд ақидаҳои соҳибқори (бизнес идея) дошташонро ба кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират баён намоянд.

Кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират дар навбати аввал вазифадоранд, ки ақидаҳои соҳибқории шахрвандони бекорро бо пуррагӣ таҳлил намуда ба онҳо маслиҳат оид ба роҳҳои ташкили соҳибкорӣ, шинос намудан бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии марбут ба соҳибкорӣ, шиносӣ бо тартиб ва шартҳои омӯзиши фаъолияти соҳибкорӣ инчунин таҳия намудани нақшаи – тиҷоратӣ хизматҳои машваратӣ расонанд. Кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират ҳуқуқ доранд, ки бо мақсади муайян намудани қобилияти ҳаётии фаъолияти соҳибкорӣ баҳодиҳии аввалаи нақшаи тиҷоратиро гузаронанд (банди 15).

Нақшаи – тиҷоратии афзалиятнок метавонад шахрванди бекорро зина ба зина ба олами соҳибкорӣ ворид сохта ба ӯ кумак расонад, то ки асосҳои техникую иқтисодии фаъолияти худро тавзеҳ дода ва малакаҳои худро такмил диҳад.

Асоси техникую иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ.

Асоси техникую иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ ин як қисми таркибии нақшаи тиҷоратӣ мебошад.

Шаҳодатномаи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ.

Ин ҳуҷҷат ба шахсӣ суғурташуда дода шуда, қайд шудани ӯро дар сохторӣ мақомоти суғурта ва нафақа тасдиқ менамояд. Дар он рақами суратҳисоби шахсии ин шахрванд дар фонди нафақавӣ нишон дода мешавад. Ҳангоми дохил шудан ба кор, бастанӣ шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи қудратӣ шахрванд ба корфармо шаҳодатномаи суғуртавино пешниҳод менамояд, то, ки вай тавонад маълумотҳои фардӣ кормандро ба фонди нафақавӣ супорад.

Маълумотнома (эълomia) аз мақомоти андоз оид ба амвол ва даромад.

Эълomia ин рақами мушаххасӣ андозсупоранда буда ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеъӣ бо мақсади бақайдгирии онҳо дар мақомоти андоз дода мешавад. Рақами эломия дар ҳуҷҷатҳои ташкилот, суратҳисоб ва ҳисоботҳо қайд карда мешавад.

Ба шахсони воқеъие, ки синашон аз 18 сола боло мебошад эълomia аз мақомоти андоз бо мақсади баҳисобгирии ҳамаи намуди андозҳо ва пардохтҳо дода мешавад.

Ҳангоми қабул ба кор ва дар вақти пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои муҳим эълomia аз мақомоти андоз талаб карда мешавад.

9. Кӯмаки молиявӣ маблағест, ки барои ташкили фаъолияти соҳибкорӣ ба шахрвандони бекори дар қайди мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират буда, барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва бо шартӣ баргардонидани ин маблағ дода мешавад.

Маблағи кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекор тавассути чек аз тарафи мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дода мешавад ва аз ҷониби шӯъбаҳои Бонки давлатии амонатгузори Чумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» пардохт мегардад. Маблағҳои мазкур аз пардохти ҳаққи хизмати бонкӣ озод мебошад.

Бозгашти кӯмаки молиявӣ ба шахрванди бекор додашуда чунин сурат мегирад. Дар ҳолати ба итмом расидани мӯҳлати бозгашти кӯмаки молиявӣ ба шахрванди бекор додашуда,

шаҳрванд маблағи гирифтаашро ба шӯъбаи Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» - и маҳалли зист бо тариқи нақдӣ бармегардонад. Шӯъбаи бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» ба шаҳрванди бекор пардохтномаи бонкӣ оиди бозгашти кӯмаки молиявӣ медиҳад ва шаҳрванд пардохтномаи бонкиро ба мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират пешниҳод менамояд.

Дар истифодаи мақсадноки маблағҳои барои дастгирии соҳибкорӣ ҷудогардида, сари вақт баргардонидани ин маблағҳо сардорони сарраёсат, раёсатҳо ва шӯъбаҳои мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират масъулияти шахсӣ доранд.

Шаҳрванди бекор метавонад маблағи гирифтаашро ҳар моҳ қисман ва ё дар ҳолати ба итмом расидани мӯҳлат, тибқи талаботҳои дар шартномаҳо (замимаи 3 ва 4) муқарраргардида, пурра баргардонад.

Дар ҳолати, дар мӯҳлати муқарраргардида барнагардонидани кӯмаки молиявӣ барои ҳар рӯзи сипаришуда дар ҳаҷми 0,05 % аз маблағи қарз ҷарима ситонида мешавад.

Тарзи ҳисоби намудани ҷарима.

Мисол: Агар шаҳрванди бекор аз мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират кӯмаки молияви дар ҳаҷми 2500 сомонӣ ба мӯҳлати як сол гирифта бошад ва мавсуф маблағи гиритаашро баъди 15 рӯзи ба итмом расидани мӯҳлат баргардонад дар ин ҳолат кӯмаки молиявӣ (КМ) (2500 сомонӣ) ба ҷаримаи таъиншуда (Ҷ) (0,05% барои ҳар рӯзи сипаришуда) ва рӯзҳои саривақт баргардониданашуда (Р) (15 рӯз) зарб карда мешавад. $(КМ) \cdot (Ҷ) \cdot (Р) = 2500 \cdot 0,05\% \cdot 15 = 19,5$ сомонӣ.

ФОРМУЛАИ 1. «КМ • Ҷ • Р = МҶ»

Аз ин ҷо бар меояд, ки шаҳрванд ба мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират бояд 2500 с. (КМ) + 19,5 с. (маблағи ҷарима) (МҶ) = 2519,5 сомонӣ баргардонад.

ФОРМУЛАИ 2. «КМ+ МҶ=МБ»

10. Шаҳрвандони бекоре, ки дар муассисаҳои таълимӣ асосҳои фаъолияти соҳибкориро бо роҳати мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират омӯхтаанд

ё аз оилаҳои камбизоат мебошанд, ҳуқуқи афзалиятноки гирифтани кӯмаки молиявиро доранд.

11. Бо шахрванди бекоре, ки ба ӯ кӯмаки молиявӣ расонида мешавад мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират шартномаи қарздиҳӣ мебандад (Замимаи 3), ки дар он ӯҳдадорихои тарафайн, ҳаҷми кӯмаки молиявӣ, мӯҳлат ва тартиби баргардонидани он нишон дода мешавад.

Таркиби шартнома оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ аз мазмуни шартнома, тартиби ҳисоббаробаркунӣ, ӯҳдадорихои тарафайн, шартҳои дигар ва суроғаи мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират ва шахрванди бекор иборат мебошад.

Ҳамаи тағйироту иловаҳо ба шартномаи мазкур дар он ҳолат ҳақиқӣ ҳисобида мешаванд, ки тариқи хаттӣ ба расмият дароварда шуда ва ба имзои шахсони ваколатдор тасдиқ гардида бошанд.

12. Бо мақсади таъмини бозгашти кӯмаки молиявӣ мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират инчунин бо шахрванди бекори қарзгиранда шартномаи гаравӣ (Замимаи 4) ва ё дигар намуд шартнома мебандад.

Арзиши аслии молу амволӣ ба гарав мондашаванда бояд аз ҳаҷми кӯмаки молиявӣ 2 (ду) баробар зиёд бошад.

Шартномаи гаравӣ қисми ҷудонашавандаи шартнома оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ мебошад, ки байни мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират «Қарздиҳанда» ва шахрванди бекор «Қарзгиранда» баста мешавад. Барои иҷрои ӯҳдадорихои шартнома оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ «Қарзгиранда» ба «Қарздиҳанда» амволе, ки ба «Қарзгиранда» тааллуқ дорад, ба гарав мемонад. Шартномаи гаравӣ аз мазмуни шартнома, ӯҳдадорихои тарафайн, шартҳои дигар ва нишони тарафҳо иборат мебошад.

Шартномаи мазкур бо забони давлатӣ дар 2 (ду) нусхаи қувваи якхела дошта ва иҷрояшон барои ҳарду тараф ҳатмӣ тартиб дода мешавад.

13. Дар ҳолати аз ҷониби шахрванди бекор ғайримаксад истифода намудани маблағи кӯмаки молиявӣ мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират

мутобиқи қонунгузорӣ шартномаи қарзиро метавонад пеш аз мӯҳлат бекор намояд ва дар ҳаҷми пурра маблағи додашударо ситонад.

Кӯмаки молиявӣ ба шаҳрвандони бекор додашуда, ки барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ пешбинӣ гардидааст танҳо ба ҳамин мақсад истифода мешавад. Истифодаи он барои таъмири биноҳо ва иншоотҳо, музди маоши ҳаёти коркунон, пурра намудани эҳтиёҷоти рӯзгор ё дигар хароҷотҳои ба ин монанд сарф кардан қатъиян манъ аст.

Ин маблағ барои харидорӣ намудани воситаҳои асосӣ, ашёи хом, таҷҳизот, дастгоҳҳо, ки бе восита барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ заруранд хароҷот карда мешавад.

Мисол. Бо мақсади рушди соҳаи замбуриасалпарварӣ барои харидорӣ намудани қуттиҳо, оилаҳои замбур, дастгоҳи асалбарорӣ (медагон), инчунин доруворӣ ва дигар таҷҳизотҳо, ки барои рушди ин фаъолият заруранд кӯмаки молиявӣ харч карда мешавад.

Маблағҳои барои самти хизматрасонӣ ба аҳоли аз он ҷумла дӯзандагӣ ҷудошуда барои харидорӣ намудани мошинаҳои дарздӯзӣ, матоъҳо, риштаҳо, инчунин дигар воситаҳои ёрирасон сарф карда мешавад.

Маблағҳои барои самти тичорат ҷудошуда бошад барои харидори намудани молҳо, матоъҳо, маҳсулотҳои хӯроқа, масолеҳи сохтмонӣ ва ҳаққи роҳкиро барои расонидани молу маҳсулотҳо то ҷои зарурӣ харч карда мешавад.

14. Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират ҷиҳати таъмини кафолати сари вақт баргардонидани кӯмаки молиявӣ метавонад, мувофиқи қонунгузорӣ дар шартномаи қарзӣ ҷарима муқаррар намояд.

15. Ҳаҷм ва мӯҳлати баргардонидани кӯмаки молиявӣ аз рӯи нишондодҳои зерин муқаррар карда мешавад:

- барои фаъолияти тичоратӣ дар ҳаҷми то 100 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба мӯҳлати то як сол;

- барои фаъолияти хизматрасонӣ ба аҳоли дар ҳаҷми то 130 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба мӯҳлати то як сол;

- барои фаъолияти истехсолӣ дар ҳаҷми то 180 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба мӯҳлати то як солу шаш моҳ.

Бо хоҳиши шаҳрванди бекор ва мутобиқи муқарароти банди 15 ҳамин дастур ҳаҷм ва мӯҳлати баргардонидани

кӯмаки молиявӣ муайян карда мешавад. Яъне агар шаҳрванди бекор хоҳиши гирифтани кӯмаки молиявӣ дар ҳаҷми 50 – 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба муҳлати 6 - 9 моҳ, ё яксолу шаш моҳ вобаста ба шакли фаъолияти соҳибкории пешгирифтааш дошта бошад, инро расман ба воситаи пешниҳод намудани ариза оид ба гирифтани кӯмаки молиявӣ (Замимаи 1) маълум менамояд.

Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират дар асоси ин ариза ба шаҳрванди бекор шартнома оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ барои ташкили соҳибкорӣ (худиштиғол) ва шартномаи гаравӣ мебандад.

16. Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират бо мақсади муайян намудани қобилияти ҳаётии фаъолияти соҳибкорӣ баҳодиҳии аввалаи нақшаи тиҷоратиро мегузаронад.

Муайян намудани қобилияти ҳаётии фаъолияти соҳибкорӣ тавассути баҳодиҳии аввалаи нақшаи тиҷоратӣ чунин гузаронида мешавад.

Кормандони мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират дар навбати аввал бояд мавзеи амалӣ гардонидани нақшаи тиҷоратӣ, шароиту имкониятҳои шаҳрванди бекорро барои ташкил намудани фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷояш мавриди омӯзиш қарор диҳанд.

Пеш аз ҷудо намудани кӯмаки молиявӣ, ҳатман таҳлили муҳтасари нақшаи тиҷоратӣ, самтҳои асосии фаъолият, тафсири соҳа, воқеи ё ин, ки ба талабот ҷавобгӯ будани он, зарур будан ин фаъолият, маблағгузорӣ намудан ва ё нанамудан, фоидаоварии ин самти фаъолият ба шаҳрванди бекор, ва қобилияти баргардонидани маблағи харҷшударо дорад ё не маълум карда мешавад.

Танҳо дар ҳолати ба ин талаботҳо ҷавобгӯ будан, нақшаи тиҷоратии пешниҳодгарда дастгирӣ карда мешавад.

17. Ба шаҳрвандони бекоре, ки аз ҷониби мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ кӯмаки молиявӣ расонида шудааст, маротибаи дуввум кӯмаки молиявӣ расонида намешавад.

18. Дар ҳолатҳои фавқулодда (форс - мажор) (хушксолӣ, боришоти аз ҳад зиёд, обҳезӣ, заминларза, бемориҳои

сирояткунандаи чорво ва паррандагон, фавти шахрванди кӯмаки молиявӣ гирифта) шахрванди кӯмаки молиявӣ гирифта ва ё аъзои оилаи ӯ дар бораи дидани зарар ва чиҳати тамдид намудани мӯҳлати баргардонидани маблағи кӯмаки молиявӣ ба мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират бояд расман мурочиат намоянд. Дар ин ҳолат шахрванди бекори кӯмаки молиявӣ гирифта, ҳатман маълумотнома ва ё санади тартибдодаи мақомоти дахлдореро, ки бевосита ба муайян намудани зарари расида сару кордоранд, ба мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират пешниҳод менамояд.

19. Мақомоти маҳаллии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар асоси ариза ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳолати фавқулодда бо дархост ба дастгоҳи марказии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират мурочиат мекунад.

20. Дастгоҳи марказии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират баъди санҷиши ҳамаҷонибаи ҳолати фавқулодда дар мувофиқа бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳлати баргардонидани кӯмаки молиявӣ додашударо тамдид менамояд.

21. Мӯҳлати бозгашти кӯмаки молиявӣ дар ҳолатҳои фавқулодда (форс – мажор) бе таъин намудани ҷарима ва пушаймона (пеня) дар мувофиқа бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мӯҳлати як сол тамдид карда мешавад.

22. Мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар байни шахрвандони бекор дар мавриди шартҳои дарёфти кӯмаки молиявӣ мунтазам чорабиниҳои ташвиқоти меғузаронанд.

23. Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират ҳар сол як маротиба мониторинги иҷроии талаботи дастурамали мазкурро меғузаронад.

Замимаи 1.

Ба дастурамал « Дар бораи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шугли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд»

Рақами сабт _____

Ба сардори _____

(мақомоти Агентии давлатии

хифзи

иҷтимоӣ, шугли аҳоли ва

мухоҷират)

(Ному насаб)

АРИЗА

Оид ба гирифтани кӯмаки молиявӣ

Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки имконияти расонидани кӯмаки молиявиро ба андозаи _____ сомонӣ ба мӯҳлати _____
(маблағ бо рақам ва ҳарф нишон дода мешавад)

_____ баррасӣ намоед.

(бо рақам ва ҳарф нишон дода мешавад)

Маблағи ҷудогардида барои _____ истифода бурда мешавад.

Нишони ман _____

«____» _____ с. 20 _____

(Ному насаб)

(Имзо)

Қарори Комиссия оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ аз «__» __с. 20__

(Имзо)

(Ному насаби раиси Комиссия)

(Имзо)

(Ному насаби аъзоёни Комиссия)

(Имзо)

(Ному насаби аъзоёни Комиссия)

(Имзо)

(Ному насаби аъзоёни Комиссия)

Замимаи 2.

Ба дастурамал « Дар бораи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шугли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шаҳрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд»

Гурӯҳи _____

НАҚШАИ ТИҶОРАТӢ

1. Номи лоиҳа _____

1.2. Намуд ва мақсади фаъолияти «нақшаи тиҷоратӣ» _____

2. Мавзӯи амали гардонидани «нақшаи тиҷоратӣ» _____

3. Санай оғози лоиҳа _____

4. Маълумоти иловагӣ _____

5. Тавсифи мухтасари маҳсулот (хизматрасонӣ) _____

5.1. Таҷрибаи бекор дар соҳаи тиҷорат ва тахассуси ӯ _____

6. Нақшаи молиявӣ ва талабот барои гирифтани қарзи зарурӣ _____

7. Манбаи баргардонидани қарз _____

10. Маълумот дар бораи қарзгиранда _____

11. Ному насаб ва нишонӣ _____

_____ (Ному насаб)

_____ (имзои шаҳрванд)

Ба дастурамал « Дар бораи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд»

**Шартномаи № _____
оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ барои ташкили
соҳибкорӣ (худиштиғол)**

_____ с. 20 _____

(мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират)
минбаъд «Қарздиҳанда» дар шахси сардор _____ аз
(ному насаб)
як тараф ва шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон _____,
(ному насаб)

ки аз «_____» _____ с. 20 _____ ҳамчун бекор номнавис шудааст ва минбаъд «Қарзгиранда» аз тарафи дигар шартномаи мазкурро бо назардошти ўхдадорихои зерин ба имзо расонидаанд.

1. Мазмуни шартнома.

1.1. «Қарздиҳанда» ба «Қарзгиранда» барои пешбурди корҳои фарди, ки ба ин восита _____ ҷои кории нав ташкил мешавад бо шартҳои баргардонидан ба андозаи _____ сомонӣ ба мӯҳлати _____ аз «_____» _____ с. 20 _____ то «_____» _____ с. 20 _____ қарз медиҳад.

1.2. Далели расонидани кӯмаки молиявӣ тибқи шартномаи мазкур, асоси техникую иқтисодии (нақшаи тиҷоратӣ) аз ҷониби «Қарзгиранда» тартиб дода шуда ва аз тарафи «Қарздиҳанда» тасдиқ гардида маҳсуб мешавад.

2. Тартиби ҳисоббаробаркунӣ.

2.1. «Қарзгиранда» тибқи нақшаи тиҷоратӣ аз ҷониби «Қарздиҳанда» тасдиқгардида, маблағи гирифтаашро бармегардонад.

2.2. Дар ҳолати, дар мӯҳлати муқарраргардида барнагардонидани кӯмаки молиявӣ барои ҳар рӯзи сипаришуда 0,05 % аз маблағи қарз ҷарима ситонида мешавад.

3. Ўхдадорихои тарафайн.

3.1. «Қарздиҳанда» вазифадор аст, ки маблағҳои барои кӯмаки молиявӣ ҷудогардидаро сари вақт ба «Қарзгиранда» гузаронад.

3.2. Барои гирифтани кӯмаки молиявӣ «Қарзгиранда» ба «Қарздиҳанда» ҳуҷжатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

3.2.1. Ариза оид ба гирифтани кӯмаки молиявӣ бо нишон додани мақсади истифодабарии он.

3.2.2. Нақшай – тиҷоратӣ.

3.2.3. Кафолати қобилияти бозпардохт.

3.3.3. «Қарзгиранда» ўҳдадор мешавад, ки маблағи гирифташударо дар вақташ баргардонад ва тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъули ўҳдадориҳои марбут ба захираҳои молиявӣ моддӣ ба ў таълуқдошта мебошад.

3.4. Дар ҳолати пеш аз мӯҳлат баргардонидани кӯмаки молиявӣ «Қарзгиранда» бояд «Қарздиҳанда» - ро 5 рӯз пеш дар ин бора огоҳ намояд.

4. Шартҳои дигар.

4.1. Шартнома аз лаҳзаи аз ҷониби «Қарздиҳанда» ба «Қарзгиранда» пардохт намудани кӯмаки молиявӣ эътибор пайдо карда, баъди аз ҷониби «Қарзгиранда» пурра пардохт намудани кӯмаки молиявӣ расонидашуда ба иҷрои дигар муқаррароти шартнома безътибор доништа мешавад.

4.2. «Қарздиҳанда» дар ҳолати аз ҷониби «Қарзгиранда» риоя нагардидани ўҳдадориҳои дар шартнома қайдгардида, метавонад пеш аз мӯҳлат баргардонидани қарзро талаб намояд.

4.3. Ҳамаи тағйироту иловаҳо ба шартномаи мазкур дар он ҳолат ҳақиқӣ ҳисобида мешаванд, ки тариқи хаттӣ ба расмият дароварда шуда ва имзои шахсони ваколатдор тасдиқ гардида бошанд.

4.4. Дар ҳолати аз ҷониби яке аз тарафҳо тағйир ёфтани нишонӣ, тарафи дигар бояд огоҳ карда шавад.

4.5. Ҳамаи масъалаҳои баҳсталаб, ки дар чараёни иҷрои шартнома ба миён меоянд пешаки баррасӣ шуда, ҳаллу фасл мешаванд.

4.6. Дар ҳолати ба мувофиқа наомадани баҳсҳои ҳалталаб, онҳо тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мешаванд.

5. Нишонии тарафҳо.

«Қарздиҳанда»

«_____» _____ с. 20 _____

(имзо)

«Қарзгиранда»

«_____» _____ с. 20 _____

(имзо)

Замимаи 4.

Ба дастурамал « Дар бораи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд»

Шартномаи гаравии № _____

_____ с. 20 _____

(мақомоти Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират)
минбаъд «Қарздиҳанда» дар шахси сардор _____
(норму насаб)
аз як тараф ва шахрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон _____
(норму насаб)

ки аз «_____» _____ с. 20_____ ҳамчун бекор номнавис шудааст ва минбаъд «Қарзгиранда» аз тарафи дигар, шартномаи мазкурро дар ин бора ба имзо расониданд.

1. Мазмуни шартнома:

1.1. Шартномаи мазкур қисми ҷудонашавандаи шартнома оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ № _____ аз «_____» _____ соли 20 _____, ки байни «Қарздиҳанда» ва «Қарзгиранда» баста шудааст, махсуб мешавад.

1.2. Барои иҷрои ӯҳдадорихои шартнома оид ба расонидани кӯмаки молиявӣ мазкур «Қарзгиранда» ба «Қарздиҳанда» амволӣ зеринро

_____ ,
ки
ба «Қарзгиранда» мувофиқи _____ № _____ аз «_____» _____ с. 20 _____ тааллуқ дорад, ба гарав менамояд.

1.3. «Қарзгиранда» ба «Қарздиҳанда» амволӣ дар банди 1.2 нишондодашудаи ба сифати таъминоти замонатӣ багаравмондари, ки дар нишонии _____ ҷойгир мебошад, мегузорад.

1.4. Қимати амволӣ багаравмондашуда ба маблағи _____
(маблағ бо рақам ва ҳарф навишта мешавад)
сомонӣ баҳогузори шудааст.

2. Ҷудодорихои тарафайн.

2.1. Дар сурати аз ҷониби «Қарзгиранда» иҷро накардан ё иҷрои номатлуби муқаррароти шартнома «Қарздиҳанда» ҳуқуқ дорад аз амволи ба гаравмондашуда, мувофиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯёниш ситонад.

2.2. Агар маблағи багаравмондашуда барои пардохти қарзи гирифташуда ноқифоя бошад, «Қарздиҳанда» ҳуқуқ дорад, ки барои

ҷуброни зиён маблағи боқимондаро аз ҳисоби амволи дигари «Қарзгиранда», ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он ҷарима бастан мумкин аст, рӯйпӯш намояд.

2.3. «Қарзгиранда» ўҳдадор мешавад, ки бе иҷозати хаттии «Қарздиханда» амволи ба гаравмондашударо намефурӯшад, ба иҷора ё ба касе ба амонат намедихад, ба амволи дигар иваз ва бо он ихтиёрдорӣ намекунад.

3. Шартҳои дигар.

3.1. Шартномаи мазкур аз санаи ба имзо расиданаш эътибор пайдо мекунад.

3.2. Фурӯши амволи ба гаравмондашуда, ки ба он ҷарима андохта шудааст, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

3.3. Тағйироту иловаҳо ба шартномаи мазкур бо ризогии тарафайн ба тариқи хаттӣ ворид карда мешаванд.

3.4. Шартномаи мазкур бо забони давлатӣ дар 2 (ду) нусхаи қувваи яхела дошта ва иҷрояшон барои ҳарду тараф хатмӣ тартиб дода шудааст.

3.5. Вобаста ба масъалаҳое, ки дар шартномаи мазкур пешбинӣ шудаанд тарафҳо аз қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мебаранд.

4. Нишони тарафҳо.

«Қарздиханда»	«Қарзгиранда»
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
«___» _____ с.20_____	«___» _____ с.20_____
_____	_____
(Имзо)	(Имзо)

Барои маълумоти иловагӣ метавонед ба шӯъбаи шарикии иҷтимоӣ, рушд ва дастгирии соҳибқории Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳочират бо суроғаи

ш. Душанбе, кӯчаи А. Навои 5/6

тел: (992372) 236 – 19 – 27

E- mail: mehrob_a@mail.ru мурочиат намоед.



аз «19» ноябри соли 2009

№ 8.3/2952 ш. Душанбе

Мақомоти шуғли аҳолии
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо

Мактуби тавзеҳотӣ

дар хусуси татбиқи муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳангоми таъин ва пардохти кӯмакпулӣ барои
бекорӣ

Таҳлили таҷрибаи фаъолияти мақомоти давлатии шуғли аҳоли дар ҷумҳурӣ оид ба таъин ва пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ собит менамояд, ки муқаррароти қонунгузорӣ дар ин маврид дуруст татбиқ намегардад. Омили ин ҳолатҳо аз як тараф дуруст дарк накардани мантиқу мӯҳтавои асноди меъёрии ҳуқуқии ин соҳа бошад, аз тарафи дигар дар заминаи тағйирёбии босуръати шароитҳои бозори меҳнат ҳолатҳои дорои хусусияти нава ба вучуд меоянд, ки ҳалли онҳо шарҳу тавзеҳи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро тақозо менамояд.

Бинобар ин мақомоти давлатии шуғли аҳолиро мебоянд, ки ҳангоми таъин ва пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ қоидаҳои зеринро риоя намоянд:

1. Таъини кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба шаҳрвандон мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» (моддаи 24-28) сурат мегирад. Аммо, бояд ба назар гирифт, ки пардохти мазкур як намуди суғуртаи давлатии иҷтимоӣ буда, ба шаҳрвандони қабл аз гирифтани мақоми бекор собиқаи зарурии корӣ дошта, ба шарте таъин карда мешавад, ки аз музди меҳнати онҳо ҳаққи суғуртаи иҷтимоӣ пардохт шуда бошад. Аз ин рӯ, ҳолати мазкур бояд аз тариқи мақомоти Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа муайян карда шавад. Дар мавриди тасдиқ наёфтани пардохти суғуртаи иҷтимоӣ аз

- музди меҳнат, кӯмакпулӣ барои бекорӣ таъин карда намешавад ;
2. Зарур аст, ки ҳангоми таъин намудани кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар мавриди аз кор озод шудани кормандон асосҳои аз кор озодшавии кормандон санчида шавад. Зеро тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» шахсоне, ки бо сабабҳои вайрон намудани қонунгузори меҳнат ва интизоми меҳнат аз кор озод шудаанд, ба гирифтани кӯмакпулӣ барои бекорӣ ҳуқуқ надоранд;
 3. Ҳамчунин, ҳангоми таъини кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба шахсоне, ки бинобар ихтисори воҳидҳои корӣ аз кор озод шудаанд, зарур аст, ба синну соли шахрвандон диққат дода шавад. Зеро тибқи талаботи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми дар асоси барҳамдиҳии корхона, ихтисори воҳидҳои корӣ бо қарори ташкилоти болоӣ, ки ихтисоршудагон дар он ҷо кор мекарданд, ҳуқуқи ба нафақа баромаданро доранд.
 4. Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» шахси ба синни 15 – солагӣ нарасида, нафақагирон (ғайр аз маъҷубони гуруҳи 3), шахсоне, ки дар муддати 10 рӯзи муроҷиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли аз ду таклифи ҷои кори мувофиқ саркашӣ кардаанд ва шахсоне, ки бори аввал кор меҷуяндӯ лекин касбу ихтисос надоранд, дар сурати ду бор қабул накардани таклифи мақомоти давлатии шуғли аҳоли дар бораи гирифтани касб ё иштирок дар кори музднокӣ чамъиятӣ, аз ҷумла кори хусусияти муваққатӣ дошта, бекор доништа намешавад;
 5. Агар дар муддати 10 рӯзи баъди бақайдгирӣ, шахси бекор бе сабабҳои узурнок барои дарёфти кори мувофиқ ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли ҳозир нашавад, пардохти кӯмакпулӣ бояд қатъ карда шавад;
 6. Ба шахрвандоне, ки дар ҳудуди давлатҳои дигар кор кардаанд кӯмакпулӣ ба шарте таъин карда мешавад, ки масъалаҳои ба ҳисоб гирифтани пардохтҳо аз музди меҳнати онҳо ба мақомоти суғуртаи иҷтимоӣ бо шартномаҳои дахлдори байналхалқӣ ба танзим дароварда шуда башад. Бинобар ин дар чунин ҳолатҳо масъалаи мазкур аз тарафи кормандони мақомоти давлатии шуғли аҳоли бояд мавриди санчиш қарор дода шавад;

7. Ҳангоми баррасии масъалаи таъину пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба ашхосе, ки то гум кардани ҷойи кор музди меҳнати баланд ва касбҳои бозоргир доранд ва дар бозори меҳнат ба чунин касбу ихтисосҳо талабот зиёд аст, барои дарёфти ҷойи кор ба онҳо кушиш бояд кард. Мувофиқи нишон доди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» ба онҳо дар муддати 10 рӯзи бақайдгирӣ имконияти дарёфти ҷойи кор вучуд дорад. Дар заминаи ин чорабинӣ шахси корчӯй метавонад соҳиби ҷойи кор шавад дар акси ҳол, яъне ҳангоми рад кардани ҷойи кори пешниҳодшуда аз ҷониби шахси бекор пардохти кӯмакпулиро метавон қатъ кард.

Умуман, тибқи Қонун чораву кафолатҳои дастгирии иҷтимоии бекорон танҳо таъину пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ нест. Мутаассифона, дар фаъолияти мақомоти шуғли аҳоли ба таври анъана барои ҳалли проблемаи бекорӣ дар аксар маврид ба пардохти кӯмакпулӣ такя карда мешавад. Ҳол он, ки барои дастгирии иҷтимоӣ бекорон ташкил намудани тайёрии касбӣ, бозомӯзӣ бо пардохти стипендия, ҷалб намудан бо корҳои ҷамъиятии муздноқ, истифодаи квотаҳои ҷойҳои корӣ дар муассисаҳо ва ташкили ярмаркаҳои ҷойҳои холии корӣ дар мадди аввал меистад. Яъне, танҳо баъд аз имконпазир будани татбиқи ин чораҳо метавон ба шахси бекор кӯмакпулӣ барои бекорӣ таъин намуд.

Вазир

Ш. Зухуров



Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аз « 11 » июни соли 2009

№ 35

ш. Душанбе

Қ А Р О Р

Дар бораи тасдиқ намудани дастурамал «Дар бораи тартиби пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ»

Бо мақсади таъмини кафолатҳои иҷтимоии шаҳрвандон ҳангоми бекорӣ, Ҳайати мушовараи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон **қ а р о р м е к у н а д:**

1. Дастурамал оид ба тартиби пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират, сарраёсат, раёсат ва шӯъбаҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар фаъолияти қорӣ дастурамали мазкурро мавриди роҳбарӣ ва иҷро қарор диҳанд.

3. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи Муовини Вазир Ашуров С. гузошта шавад.

Раиси Ҳайати мушовара,
Вазир

Ш. Зухуров

Бо қарори Ҳайати мушовараи
Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «11» июни соли 2009
№ 35
тасдиқ шудааст

Дастурамал
«Дар бораи тартиби пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ».

I. Муқаррароти умумӣ

Дастурамал оид ба тартиби пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ (минбаъд - Дастурамал) бо мақсади расонидани кӯмаки амалӣ ба мутахассисони мақомоти давлатии шуғли аҳоли, ки бо масъалаҳои дастгирии иҷтимоии шахрвандони расман бекор машғуланд, таҳия гардидааст.

1. Дастурамал дар асоси моддаҳои 24, 25, 26, 27 ва 28 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» таҳия шуда, раванди аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли таъин ва пардохти кӯмакпулиро танзим менамояд.

2. Кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба шахрвандоне пардохт карда мешавад, ки тибқи талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2004, № 170 ба қайд гирифта шуда, расман бекор эътироф гардидаанд.

3. Барои гирифтани кӯмакпулӣ шахсони бекор бояд ҳуҷҷатҳои зеринро ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли пешниҳод намоянд, ки нусхаи ҳар яки он дар парвандаи шахсӣ нигоҳ дошта мешавад:

- маълумот дар бораи музди меҳнати миёнаи шаш моҳи охир дар ҷойи кори охирин, ки тибқи тартиби муқарраргардида дода шудааст;

- шиноснома ё ҳуҷҷати дигари тасдиқкунандаи шахсият;

- дафтарчаи меҳнатӣ;

- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи таҳассуси касбӣ;

- шаҳодатномаи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ;

- маълумотнома (эълomia) аз мақомоти андоз оид ба амвол ва даромад;

- маълумотнома аз мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ оид ба нафақахӯр набудани вай.

4. Шаҳрвандоне, ки аз сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дигар сохторҳои низомӣ ҷавоб шудаанд билети ҳарбӣ ва шаҳрвандоне, ки бо қарори суд аз муассисаҳои ислоҳотию меҳнатӣ озод шудаанд, маълумотномаи озодшавӣ пешниҳод менамоянд.

5. Мавҷуд набудани яке аз ин ҳуҷҷатҳо барои ба қайд нагирифтани шаҳрванд ҳамчун шахси бекор, асос шуда метавонад.

6. Қарор дар бораи таъин намудани кӯмакпулӣ барои бекорӣ аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳоли дар давоми 11 рӯз аз лаҳзаи расман ҳамчун бекор ба қайд гирифта шудани шаҳрванд, дар баробари ба тавсиб расидани қарор дар ин хусус, қабул карда мешавад, ки шакли он чунин аст:

ҚАРОРДОД

Аз «_____» _____ с.20___, № _____
(шаҳр, ноҳия)

Раёсат (шӯъба)-и АДҲИШАМ дар ҳайати сардори Раёсат (шӯъба) _____, Мутахассиси Раёсат (шӯъба) _____, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ _____ ариза ва дигар ҳуҷҷатҳои шаҳрванди дар ҷустуҷӯи кор буда _____, ки тахти № _____ аз «_____» _____ соли _____ ба қайд гирифта шудааст, дида баромад, ки дорои ихтисоси _____ буда, дар _____ истиқомат мекунад ва оиди масъалаи гирифтани мақоми бекорӣ муроҷиат кардааст.

Моддаҳои 4, 25, 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли»-ро ба роҳбарӣ гирифта, баъди муҳокимаи масъала, **комиссия қ а р о р м е к у н а д:**

1. Ба шаҳрванд _____ мақоми бекорӣ дода шавад.

2. Аз «_____» _____ соли 20___ то «_____» _____ соли 20___ ба миқдори _____ сомонӣ мувофиқи ҳисоббаробаркунии пешниҳодшуда кӯмакпулӣ таъин карда шавад.

3. Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ аз рӯи чеки Раёсат (шӯъба)-и АДҲИШАМ моҳе як маротиба аз шӯъбаи бонки амонатгузори _____ дода шавад.

Дар ҳолати ба шаҳрванд надодани мақоми бекорӣ сабабҳо ва далелҳои комиссия дар қисми зерин қайд карда мешаванд.

Сардори Раёсат (шӯъба)-и АДҲИШАМ

Мутахассис

Қ.М. Намояндаи МИҲД

Бо қарордод шинос шуд,
Корчӯ

7. Оиди масъалаи тарзи ҳисоб, таъин, миқдор ва иловапулиҳо ба кӯмакпулӣ дар банди VIII – и варақаи ба қайдгирии шарвандони бекор қайдҳои зарурӣ карда шавад.

8. Кумакпулӣ барои бекорӣ дар давоми сол 6 моҳи тақвимӣ, вале на зиёда аз давраи 12 моҳи тақвимӣ дода мешавад, ки дар ин бора дар банди IX - и варақаи бақайдгирии шарвандони бекор қайдҳои зарурӣ гузошта мешавад.

9. Кумакпулӣ барои бекорӣ моҳе як маротиба дода мешавад, ба шарте, ки шахси бекор моҳе як маротиба аз нав аз кайди мақомоти давлатии шуғли аҳоли гузарад. Оид ба аз нав бақайдгирӣ дар банди XI-и варақаи бақайдгирии шахрванди бекор қайдҳои зарурӣ гузошта мешавад.

10. Ба шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар ҳудуди давлатҳои дигар кор кардаанд, кӯмакпулӣ барои бекорӣ мувофиқи талаботи қисми якуми моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» ба шарте таъин карда мешавад, ки масъалаҳои ба ҳисоб гирифтани пардохт ба фонди суғуртаи иҷтимоӣ давлате, ки дар он шарвандон кор кардааст, бо шаҳодатномаҳои дахлдори байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шуда бошанд.

II. Тартиби муайян намудани андозаи кӯмакпулӣ барои бекорӣ ва боздошти пардохтҳои давлатӣ аз ин кӯмакпулиҳо

11. Агар шахрванд дар давоми се соли охири пеш аз мурочиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли на камтар аз 18 моҳи тақвими собиқаи корӣ дошта, ҳатман аз музди меҳнати ин давраи фаъолият ҳаққи суғуртаи иҷтимоиро пардохт карда бошад ба гирифтани кӯмакпулӣ барои бекорӣ ҳуқуқ дорад. Дар ин ҳолат ӯ танҳо то сипарӣ гардидани шаш моҳ аз рӯзи бекор мондан, ҳуқуқ дорад ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли мурочиат намуда, кӯмакпулӣ гирад. Дар акси ҳол, яъне агар давомнокии бекории ӯ аз шаш моҳ зиёдтар давом карда бошад, ӯ аз гирифтани кӯмакпулӣ маҳрум мегардад.

12. Дар ҳолате, ки шахрванд агар дар давоми 3 (се) соли охири пеш аз мурочиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли камтар аз 18 моҳи тақвими собиқаи корӣ дошта, ба ӯ расман мақоми бекорӣ дода шуда бошад, кӯмакпулӣ барои чунин шахсон дар ҳаҷми музди меҳнати ҳадди ақали дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида таъин карда мешавад. Дар ин маврид низ агар давомнокии бекории ӯ аз шаш моҳ зиёдтар давом карда бошад, ӯ аз гирифтани кӯмакпулӣ маҳрум мегардад.

13. Ба шахрвандони аз корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо бо сабаби барҳамхурӣ, ихтисор намудани шумора ё ҳайати корӣ аз кор озод шуда, кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар ҳаҷми 50 фоизи музди миёнаи меҳнат аз ҷойи кори охирин (бо назардошти коэффитсиентҳо), ки дар 6 моҳи охири корӣ ҳисоб карда шудааст, вале на камтар аз музди меҳнати ҳадди ақали дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардида таъин карда мешавад.

Тарзи дуруст ҳисоб кардани кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар мисоли поён оварда шудааст:

Шахрванд Гадоев Б.М аз ҷойи кор ва даромад (музди меҳнат) маҳрум гардидааст, ки дар давоми се соли охири пеш аз мурочиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли 18 моҳи тақвими дар шароити рӯзи (ҳафтаи) кори нурра ва ё дар шароити рӯзи (ҳафтаи) кори нопурра, ки ҳангоми ҳисобрасӣ ба 18 моҳи тақвими баробар аст, фаъолият доштааст.

Ҳисоби кӯмакпулӣ чунин сураат мегирад:

Музди меҳнати моҳи аввал	200 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи дуввум	200 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи саввум	250 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи чаҳорум	300 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи панҷум	350 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи шашум	350 сомонӣ
Музди миёнаи меҳнат дар шаш моҳи охир (200+200+250+300+350+350): 6=1650:6=275	275 сомонӣ
Миқдори кӯмакпулии таъиншаванда 275 x 50%=137,5	137,5 сомонӣ

Нишондиҳандаҳо	Ҳисобкунӣ (сомонӣ)	Таъин шуд (сомонӣ)
Дар тӯли шаш моҳ	Ҳаҷми асосии кӯмакпулӣ	137,5 сомонӣ
Ҳамагӣ миқдори кӯмакпулӣ:		825,0 сомонӣ

14. Боздошти маблағи пардохтҳои давлатӣ аз кӯмакпулӣ барои бекорӣ тибқи ҳолатҳои дар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда амалӣ мегардад. Ҳаҷми умумии боздошти маблағи пардохтҳои давлатӣ (алимент ва ғайра) аз кӯмакпулӣ барои бекорӣ, аз 50 фоизи кӯмакпулии таъиншуда зиёд буда наметавонад.

15. Ба шахрвандони бекоре, ки дар оила хӯрандаи корношоёми то синни 15 сола доранд, зимни барзиёд иҷро шудани буҷет ва мавҷуд надоштани қарз аз моддаҳои ҳимояшавандаи буҷети маҳаллӣ, маҷлисҳои вакилони халқ бо қарори худ метавонанд дар ҳаҷми 10 фоизи кӯмакпулии таъиншуда барои бекорӣ, маблағи иловагиро барои ҳар як хӯранда таъин намоянд. Масалан:

Шаҳрванд Барфиев Т.Р аз ҷойи кор ва даромад (музди меҳнат) маҳрум гардидааст, ки дар давоми се соли охири пеш аз муроҷиат ба мақомоти давлатии шугли аҳоли 18 моҳи тақвими дар шароити рӯзи (ҳафтаи) кории пурра ва ё дар шароити рӯзи (ҳафтаи) кории нопурра, ки ҳангоми ҳисобрасӣ ба 18 моҳи тақвими баробар аст, фаъолият доштааст. Дар баробари ин, номбурда 5 нафар хӯрандаи корношоём дорад ва ҳамзамон моддаҳои ҳимояшавандаи буҷети маҳалӣ барзиёд иҷро шудааст. Ғайр аз ин, коэффисенти ноҳиявӣ ба 20 % баробар мебошад.

Ҳисоби кӯмакпулӣ чунин сураат мегирад:

Музди меҳнати моҳи аввал	100 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи дуввум	100 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи саввум	150 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи чаҳорум	200 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи панҷум	250 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи шашум	250 сомонӣ
Музди миёнаи меҳнат дар шаш моҳи охир (100+100+150+200+250+250):6=1050:6=175	175 сомонӣ
Миқдори кӯмакпулии таъиншаванда 175 x 50%=87,5	87,5 сомонӣ
Хӯрандаи корношоям	5 нафар
Коэффитсиенти ноҳиявӣ	0.2%

Нишондиҳандаҳо	Ҳисобкунӣ (сомонӣ)	Таъин шуд (сомонӣ)
Тӯли шаш моҳ	Ҳаҷми асосии кӯмакпулӣ 175 - 50%=87,5	87,5 сомонӣ
	Таъинот ба хӯрандаи корношоям 87,5 + 50% =131,25	43,75 сомонӣ
	Коэффитсиенти ноҳиявӣ 87,5 + 20% = 105	17,5 сомонӣ
Ҳамагӣ миқдори кӯмакпулӣ:		148,75 сомонӣ

Тарзи ҳисоби кӯмакпулӣ барои бекорӣ бо дарназардошти мукофотпулиҳо

16. Шаҳрванд Азимов Ш аз ҷойи кор ва даромад (музди меҳнат) маҳрум гардидааст. ки дар давоми се соли охири пеш аз муроҷиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли 18 моҳи тақвимӣ дар шароити рузи (ҳафтаи) кории пурра ва ё дар шароити рӯзи (ҳафтаи) кори ноপুরра, ки хангоми ҳисобрасӣ ва 18 моҳи тақдимӣ баробар аст, фаъолияти доштааст.

Ба номбурда дар давоми 6 моҳи охири қабл аз кор озод шудан аз руи чамъбасти фаъолияти корхона дар 3 моҳ ба андозаи 2 музди моҳонаи меҳнат мукофотпулӣ дода шудааст. Дар ин ҳолат ҳисоби кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба таври зайл сурат мегирад:

Музди меҳнати моҳи аввал	180 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи дуввум	180 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи саввум	180 сомонӣ
Мукофотпулӣ	360 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи чаҳорум	180 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи панҷум	180 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи шашум	180 сомонӣ
Музди миёнаи меҳнат дар 6 моҳи охир бо дарназардошти мукофотпулӣ: (180+180+180(360:3)+180+180+180)=1200:6=200 сомонӣ	200 сомонӣ
Микдори кӯмакпулии таъиншаванда дар 1 моҳ: 200*50%=100 сомонӣ	100 сомонӣ
Ҳаҷми умумии кӯмакпулӣ дар давоми 6 моҳ: 6 моҳ*100 сомонӣ= 600сомонӣ	600 сомонӣ

Ҳолати дигар. Шаҳрванд Қодиров П. аз ҷойи кор ва даромад (музди меҳнат) маҳлум гардидааст, ки дар давоми се соли охири пеш аз муроҷиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли 18 моҳи тақвими дар шароити рузи (ҳафтаи) кории пурра ва ё дар шароити рӯзи (ҳафтаи) кории нопурра, ки ҳангоми ҳисобрасӣ дар 18 моҳи тақвими баробар аст, фаъолияти доштааст.

Ба номбурда дар давоми 6 моҳи охири қабл аз кор озод шудан аз рӯи ҷамъбасти фаъолияти корхона дар 6 моҳ ба андозаи 2 музди моҳонаи меҳнат мукофотпулӣ дода шудааст. Дар ин ҳолат ҳисоби кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба таври зайл сурат мегирад:

Музди меҳнати моҳи аввал	210 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи дуввум	210 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи саввум	210 сомонӣ
Мукофотпулӣ	420 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи чаҳорум	210 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи панҷум	210 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи шашум	210 сомонӣ
Музди миёнаи меҳнат дар 6 моҳи охир бо дарназардошти мукофотпулӣ: (210+210+210+(420:6)+210+210+210)=1330:6=221,6 сомонӣ	221,6 сомонӣ
Микдори кӯмакпулии таъиншаванда дар 1 моҳ: 221,6 *50%=110,8 сомонӣ	110,8 сомонӣ
Ҳаҷми умумии кӯмакпулӣ дар давоми 6 моҳ: 6 моҳ*110,8 сомонӣ= 664,8 сомонӣ	664,8 сомонӣ

17. Ба шаҳрвандоне, ки аз хизмати ҳарбӣ тибқи даъват аз сафи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар қушуну

сохторҳои ҳарбӣ ва аз муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноӣ ё аз муассисаҳои таъбири маҷбури озод шудаанд, кӯмакпули барои бекорӣ дар ҳаҷми музди меҳнати ҳадди ақали дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраргардидаи ҳамин давра, таъин карда мешавад.

III. Тартиби дароз намудани мӯҳлати пардохти кӯмакпули барои бекорӣ ба шахрвандони дорои собиқаи корие, ки барои ба нафақа баромадан ҳуқуқ доранд

18. Ба шахрвандоне, ки собиқаи умумии меҳнати онҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини нафақаи шахрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» мувофиқ буда, ба онҳо ҳуқуқи гирифтани нафақаро медиҳад (аз ҷумла нафақа бо шартҳои имтиёзнок) давомнокии давраи додани кӯмакпули барои бекорӣ бар замми 6 моҳи тақвими муқарраршуда барои ҳар як соли кории аз собиқа зиёд, ки барои таъмини нафақа аз рӯи пиронсоли зарур аст, ба 1 ҳафтаи тақвими зиёд карда мешавад.

Масалан: Шаҳрванд Ашуров К.Т аз ҷойи кор ва даромад (музди меҳнат) маҳрум гардидааст, ки дар давоми се соли охири пеш аз муроҷиат ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли 18 моҳи тақвими дар шароити рӯзи (ҳафтаи) кории пурра ва ё дар шароити рӯзи (ҳафтаи) кории нопурра, ки ҳангоми ҳисобрасӣ ба 18 моҳи тақвими баробар аст, фаъолият доштааст. Номбурда 60-сола буда, 35 сол собиқаи меҳнати дорад.

Ҳисоби кӯмакпули чунин сураат мегирад:

Музди меҳнати моҳи аввал	150 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи дуввум	200 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи саввум	250 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи чаҳорум	300 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи панҷум	300 сомонӣ
Музди меҳнати моҳи шашум	350 сомонӣ
Музди миёнаи меҳнат дар шаш моҳи охир (150+200+250+300+300+350):6=1550:6=258,4	258,4.
Миқдори кӯмакпулии таъиншаванда 258,4 x 50%=129,2	129,2 сомонӣ

Нишондиҳандаҳо	Ҳисобкунӣ (сомонӣ)	Таъин шуд (сомонӣ)
Дар давоми шаш моҳ	Ҳаҷми асосии кӯмакпулӣ	129,2 сомонӣ
	Таъинот ба ба ҳар як соли аз собиқа зиёд 6 моҳ + 10 ҳафта = 8 моҳу 10 рӯз	
Ҳамагӣ:		129,2 сомонӣ
Дар давоми 9 моҳ кӯмакпулӣ мегирад		129,2 сомонӣ

IV. Тартиби қатъ намудан, боздоштан ва кам кардани андозаи пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ

19. Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ мумкин аст бо ҳатман огоҳ намудани шахрванди бекор қатъ гардад, боздошта шавад ё андозаи он кам карда шавад.

20. Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар ҳолатҳои зерин қатъ карда мешавад:

- тибқи талаботи моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» машғули кор эътироф гардидани шахрванд;

- ҳангоми бо роҳхати мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли ҷалб гардидани шахрванд ба тайёрии касбӣ, тақмили ихтисос ва бозомӯзӣ бо гирифтани стипендия;

- ҳангоми сафарбар намудани шахрванди бекор ба корҳои ҷамъиятии музднок;

- муддати тӯлонӣ (зиёда аз як моҳ) бе сабабҳои узрнок ҳозир нашудани шахси бекор ба мақомоти давлатии шуғли аҳоли;

- ҳангоми кӯчидани шахси бекор ба ноҳия ё шаҳри дигар;

- ба охир расидани мӯҳлати таъиншудаи пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ;

- ошкор гардидани ҳолатҳои бо роҳи фиреб гирифтани кӯмакпулӣ барои бекорӣ;

- ҳангоми бо қарори суд таъин шудани ҷазо дар шакли маҳрум шудан аз озодӣ ё таъиботи маҷбури нисбати шахси бекоре, ки кӯмакпулӣ мегирад;

- ҳангоми таъин намудани нафақа аз рӯи синну сол ва барои хизматҳои дарозмуддат, мувофиқи қонунгузори нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

21. Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ дар ҳолатҳои зерин ба муддати то 3 моҳ боз дошта мешавад:

- даст кашидан аз ду пешниҳоди ҷойи кори мувофиқ дар давраи бекорӣ;

- ба азнавбақайдгирӣ омадани шахси бекор дар ҳолати мастӣ, ки бо сабаби истеъмоли машрубот, маводи нашъадор ва дигар моддаҳои мадхӯшкунанда ба вучуд омада, бо ҳуччатҳои дахлдор собит гаштааст;

- ба кори муваққатӣ ё ба кори рӯзи ҳафтаи кориаш кӯтоҳ бе огоҳ намудани мақомоти давлатии шуғли аҳолии машғул шудани шахси бекор;

- аз ҷониби шахси бекор вайрон кардани шартҳои бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирӣ ҳамчун шахси бекор. Дар ин сурат боздоштани пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ аз рӯзи ояндаи баъди маротибаи охирин барои азнавбақайдгирӣ омадани шахси бекор амалӣ мегардад.

22. Давраи боздошта шудани пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба давраи умумии додани кӯмакпулӣ барои бекорӣ ҳисоб карда шуда, ба собиқаи умумии меҳнатӣ дохил карда намешавад.

23. Кӯмакпулӣ барои бекорӣ инчунин дар давраҳои зерин дода намешавад:

- дар давоми корношоямии муваққатӣ, ки аз вақти муқаррар намудаи пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ зиёд давом ёбад;

- аз ҷойи истиқомати доимӣ баромада рафтани шахси бекор бо сабаби таҳсил дар муассисаҳои таълимии касбии рӯзона;

- даъвати шахси бекор ба ҷамъомадҳои ҳарбӣ, ҷалб намудан ба ҷорабиниҳои вобаста бо хизмати ҳарбӣ ва иҷрои вазифаҳои давлатӣ.

24. Давраҳои болозикр ба давраи умумии пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ дохил намешаванд ва онро дароз менамоянд.

25. Дар ҳолатҳои зерин андозаи кӯмакпулӣ барои бекорӣ мумкин аст дар ҳаҷми 25 фоиз ба мӯҳлати то як моҳ кам карда шавад:

- дар давоми 2 ҳафта аз рӯзи гирифтани роҳхат ба ҷойи кор бе сабаби узрнок ҳозир нашудан барои гуфтушунид бо корфармо;

- бе сабаби узрнок ҳозир нашудан ба мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли барои гирифтани роҳхат ба ҷойи кор, тайёрии касбӣ, тақмили ихтисос ва бозомӯзӣ.

26. Даврае, ки дар давоми он шаҳрванд мувофиқи тартиби муқарраркардаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмакпулӣ барои бекорӣ мегирад, собиқаи меҳнати ӯ қатъ намегардад ва ин давра ба собиқаи умумии меҳнати дохил мешавад. Дар ин хусус ҳатман дар дафтарчаи меҳнати шаҳрвандони бекор қайдҳои дахлдор карда шуда, бо мӯҳри мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли тасдиқ карда мешавад.



Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Tajikistan
734026 ш. Душанбе, к. Алишер Навои, 5/2 тел. (+922 372) 21-88-76: факс: (+922 372) 35-18-18

Қ А Р О Р - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Аз « 11 » июни соли 2009

№ 38

ш. Душанбе

Қ А Р О Р

Дар бораи тасдиқ намудани дастурамал «Дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод».

Бо мақсади фароҳам овардани шароити ҷиҳати интиҳоби ҷойи кори мувофиқ ба шаҳрвандони бекор, инчунин барои кордихандагон ҷиҳати интиҳоби мутахассисони мавриди талабот ва барои ҳарчи бештар ба шуғл фаро гирифтани аҳоли, Ҳайати мушовараи Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон **қ а р о р м е к у н а д:**

1. Дастурамал оиди тартиби ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод тасдиқ карда шавад (замима мегардад).

2. Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират, сарраёсат, раёсат ва шӯъбаҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар фаъолияти корӣ дастурамали мазкурро мавриди роҳбарӣ ва иҷро қарор диҳанд.

3. Назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи Муовини Вазир Ашуров С. гузошта шавад.

Раиси Ҳайати мушовара,
Вазир

Ш. Зухуров

Бо қарори Ҳайати мушовараи
Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз «11» юни соли 2009
№ 38
тасдиқ шудааст

Дастурамал

**« Дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои
кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод».**

I. Муқаррароти умумӣ

1. Дастурамал оиди тартиби ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод (минбаъд - Дастурамал) ба сифати маводи методӣ, бо мақсади расонидани кӯмаки амалӣ ба кормандони мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли дар самти ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод таҳия гардидааст.

2. Ин дастурамал дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳоли» ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2007, № 632 «Дар бораи тасдиқ намудани Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2009» таҳия гардида, тартиби ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озодро (минбаъд - ярмарка) танзим менамояд.

II. Ташкил ва гузаронидани ярмаркаи ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод

3. Мақсади асосии ташкил ва баргузор намудани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод аз таъсир ба рушди бемайлони сатҳи шуғлнокии аҳоли, ташкили шароити мусоид барои корхона, ташкилоту муассисаҳо чиҳати дарёфт намудани корманди мувофиқ ва ба шаҳрвандони бекор чиҳати дарёфти кори мувофиқ ва бо ин васила муътадил гардонидани вазъи бозори меҳнат, иборат аст.

4. Ташкили ярмаркаи ҷойҳои кори ҳолӣ чунин марҳилаҳоро дар бар мегирад:

- пешниҳод намудани дархост оиди гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод ба раиси ноҳия ё шаҳр (замимаи 1);
- огоҳ намудани аҳоли, ташкилоту корхонаҳо дар бораи ярмаркаи банақшагирифташуда (замимаи 2);
- ташкили ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод дар ҳамкорӣ бо кордихандагон;
- ташкили ярмаркаҳои сайёр дар нуқтаҳои сараҳоли;
- барои шаҳрвандони бекор фароҳам овардани шароит, ҷиҳати интиҳоби ҷойи кор ва омӯзиши касби мувофиқ ва барои кордихандагон шароити интиҳоби мутахассисони мувофиқ;
- фиристонидани шаҳрвандони бекор тибқи тавсияномаи мақомоти маҳаллии шуғли аҳоли, ҷиҳати таъмин шудан бо кор, ба ташкилоту муассисаҳо (замимаи 3).

5. Ҷараёни ташкил ва баргузори ярмарка аз маҷмӯи чорабиниҳои зерин иборат аст:

- ҷамъоварии маълумот оиди ҷойҳои кори ҳолии воқеии мавҷуда дар корхонаю ташкилот, муассисаҳо новобаста аз тобеияти идоравӣ ва шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо;
- ташкил кардани маҳзани ягонаи маълумот оид ба ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод дар заминаи маълумотҳои ҷамъовардашуда;
- ташкил кардани тахтаҳои иттилоотӣ доир ба ҷойҳои кори ҳолии мавҷуда;
- даъват намудан ва бо ҷои нишаст таъмин кардани намояндагони корхонаю ташкилот ва муассисаҳое, ки дар ярмарка иштирок хоҳанд кард;
- пешакӣ (як ҳафта пеш аз оғози ярмарка) огоҳ намудани аҳоли оиди мавзӯ, таърих ва соати баргузори ярмаркаи ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод тавассути васоити ахбори омма;
- даъват намудани намояндагони васоити ахбори омма ба ярмарка;
- ба таври оммафаҳм (бо ҳарфҳои калон, ҷойи мувофиқ, тавассути экранҳои электронӣ, баландгӯяк ва ғ.) ба шаҳрвандон пешниҳод намудани маълумот оиди ҷойҳои

кори холӣ ва вазифаҳои озод, ки дар ташкилоту муассисаҳо мавҷуданд;

- дар назди тахтаҳои эълонҳо таъин намудани шахсони муттасаддӣ аз ҳисоби кормандони мақомоти давлатии шуғли аҳолии барои расонидани кӯмак ба шаҳрвандоне, ки дар дарёфт намудани ҷои кор танқисӣ мекашанд;
- дар асоси роҳхат фиристонидани шаҳрвандон ба ташкилоту муассисаҳо барои таъмин шудан бо кори доимӣ;
- дар давоми панҷ рӯзи баъди ярмарка гузаронидани мониторинги қабули шаҳрвандоне, ки дар асоси роҳхат ба корхонаю ташкилотҳо фиристонида шудаанд;
- дақиқ муайян намудан ва ба ҳисоб гирифтани шумораи шаҳрвандоне, ки тавассути ярмаркаҳо дар муассисаҳои таълимӣ ба касбомӯзӣ фаро гирифта шудаанд;
- таҳия намудани маълумоти муфассал доир ба натиҷагирии ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озоди гузаронидашуда тибқи чадвали тасдиқгардида (замимаи 4);
- тавассути шабакаҳои иттилоотии ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ сабт ва паҳш намудани натиҷа ва ҷараёни ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод;

6. Оиди ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳо ба дастгоҳи Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолии ва муҳоҷират ҳисоботи ҳаррӯза, 10-рӯза, моҳона ва семоҳа пешниҳод карда мешавад (замимаи 4).

III. Маблағгузори

ташкили ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод

7. Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳолии ва муҳоҷират аз ҳисоби маблағҳои дар «Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои банди «Сиёсати шуғл» пешбинӣ карда шудааст, хароҷотҳои зеринро барои ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳо тибқи сметаи тасдиқгардида (замимаи 5) маблағгузорӣ мекунад:

- хароҷот барои тайёр ва нашр намудани маводҳои маълумотдиҳӣ: ороиши маълумотҳои аёнӣ, тайёр намудани тахтаҳои реклама, ороиши бино;

- хароҷот барои омода ва нашр намудани маводҳо, дастрас намудани матбуоти даврӣ, реклама дар васоити ахбори омма, пардохти хароҷоти типографӣ;
- хароҷоти хоҷагӣ, иҷораи бино, хизматрасонии коммуналӣ ва ғайра;
- хароҷоти нақлиёт, яъне расонидани мутахассисон то ҷои гузаронидани ярмарка ва бозгашти онҳо, кашонидани таҷҳизот ва маводҳои маълумотӣ;
- дастрас намудани маводҳои конселярӣ, хизматрасонии алоқа, почтаи электронӣ, истифодаи шабакаи маҳаллӣ, шабакаи «Интернет» ва ғайра.

Ба Раиси ноҳияи _____

Мӯхтарам _____,

Раёсати Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират дар ноҳияи (шаҳри) _____ аз кӯмаку дастгириҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ оиди пешрафти ин соҳа арзу сипос намуда, ба маълумоти Шумо мерасонад, ки бо мақсади бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани шаҳрвандони корҷӯ ва бо ин васила паст намудани ҷараёни бекорӣ дар ноҳияи (шаҳри) _____ таърихи «___» _____ соли 20__ соати 9-00, дар бинои _____ воқеъ дар кӯчаи _____ ярмаркаи ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод баргузор мегардад.

Аз ин хотир, аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки барои иштирок намудани намоёндаи ташкилоту муассисаҳо (шӯъбаи кадрҳо) дар ярмарка мусоидат намоед.

Бо эҳтиром

Сардор Агентии давлатии ҳифзи
иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷират
дар ноҳияи Фирдавсӣ

А. Олимов

Ба раиси Шӯрои директорони
 ҶДММ «Иттиҳодияи истеҳсолии
 Нассочии Тоҷик»_____

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ба маълумоти Шумо мерасонад, ки бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси Қарори Раиси шаҳри Душанбе таҳти № 70 аз 19.02.2009 ва Қарори Раиси ноҳияи Фирдавсӣ таҳти №33 аз 27.02. 2009 «Дар бораи баргузор намудани ярмаркаи ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод дар шаҳри Душанбе», сарраёсати Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шугли аҳоли ва муҳоҷират дар ш. Душанбе ва Раёсати Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шугли аҳоли ва муҳоҷират дар ноҳияи Фирдавсии ш. Душанбе «__» _____ соли 20__ ярмаркаи ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озодро дар бинои Сирки давлатии Тоҷикистон, воқеъ дар хиёбони С. Шерозӣ мегузаронад.

Бинобар он, аз Шумо хоҳиш менамоем, ки дар масъалаи иштироки шӯъбаи кадрҳо ва пешниҳоди теъдоди вазифаҳои озоди ишғолнашуда аз ҷониби кордиҳандагон мусоидат намоед.

Оғози ярмарка соати _____.

Раиси ноҳияи Фирдавсии
 шаҳри Душанбе _____

Тавсиянома № _____

Номгӯй ва нишони корхона, ташкилот, муассиса _____

Дар асоси маълумот нисбати ҷойҳои холии корӣ шаҳрванд _____

_____ барои таъмин намудан ба ҷои кор

фиристода мешавад. Хоҳишмандам аз натиҷаи қарори қабул кардашуда моро огоҳ намоед.

Раёсат, шӯъбаи АДҲИШАМ дар _____

Қ.М. Сана _____ 20__ с.

Имзо _____

Хатти буриш

АДҲИШАМ _____

нишонӣ

Ҷавоб оиди қарори қабулшуда ба тавсияномаи № ___ аз __20__ с.

Шаҳрванд _____

ба кор қабул шуд аз « _____ » _____ 20__ сол.

Фармони № _____

Номзади пешниҳодшуда рад карда шуд. Сабаби рад кардан: _____

Аз Шумо хоҳиш мекунем ба суроғай мо ба ҳамон вазифа (ҷои кор) номзади дигар фиристед (нафиристед).

Қ.М. Сана _____ 20__ с.

Имзо _____

Маълумот
оиди ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳоли ва
вазифаҳои озод

№	Мақомоти Агентӣ	Шумораи ярмаркаҳо	Шумораи корхона-ҳои иштирокнамуда	Ҷойҳои кори пешниҳодшуда	Шумораи иштирок кунандагон (нафар)	Бо ҷои кор рохат гирифтаанд (нафар)	Ба кор таъмин шуданд (нафар)	Ба касбомӯзӣ рохат дода шуд (нафар)	Ба корҳои ҷамиятӣ сафарбар шуданд (нафар)	Ҷамъи ба шуғл таъминшудагон (нафар)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

«Тасдиқ мекунам»
 Директори Агентии давлатии
 хифзи иҷтимоӣ, шугли аҳоли
 ва муҳоҷират
 _____ Б. Ҷабборов
 аз «_____» _____ 20__

Харчномаи
намунавӣ барои ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳоли
ва вазифаҳои озод барои соли 20__

р/г	Номгӯи чорабиниҳо	воҳиди ченак	миқдор	арзиш (сомонӣ)	Ҷамағӣ
1	Додани эълон дар рӯзнома ва дигар воситаи ахбори умум.				
	- садо (радио)				
	- симо (телевизор)				
	- рӯзнома				
2	Даъвати корфармоён	шумора			
3	Чоп намудани буклет, эълон дар бораи ҷойҳои кори ҳоли	дона			
4	Хароҷоти нақлиёт барои кашонидани маводҳои чорабинӣ (миз, курсӣ, овезаҳо ва ғара).	маротиба			
5	Иҷораи бино ва истифодаи воситаҳои асосӣ	маротиба			
6	Маводҳои конселярӣ:	нафар			
	- қоғаз	пачка			
	- ручка	дона			
	- қалам	дона			
7	Паҳши чорабини дар симо	маротиба			
8	Дигар хароҷотҳо	-			
	Ҷамағӣ:				сомонӣ

Эзоҳ: Хароҷотҳо дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда ҳисобӣ
карда мешаванд.

МУНДАРИЧА

1. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008, №373 «Дар бораи Қоидаҳои ташкили низоми тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор» саҳ 3-7
2. Фармони Вазири меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «24» феввали соли 2009, №16 Қоидаҳои ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзӣ дар системаи таълими калонсолон тавассути мақомоти давлатии шуғли аҳолий» саҳ.8-12
3. Дастурамал «Дар бораи ташкили низоми гузаронидани тайёрии касбӣ, такмили ихтисос ва бозомӯзии шахрвандони бекор». саҳ.13-37
4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марти соли 2005, №93 Дар бораи « Қоидаҳои ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ» саҳ.38-43
5. Дастурамал «Дар бораи тартиби ташкил, шартҳои гузаронидан ва номгӯи корҳои ҷамъиятӣ». саҳ.44-55
6. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, №62 Дар бораи « Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳолий расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд» саҳ. 56-60
7. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2007 № 366 Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, № 62 саҳ.61
8. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2008 № 386 Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, № 62. саҳ. 62
9. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феввали соли 2009 №136 Дар бораи ворид намудани тағйирот ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 январи соли 2006, № 62. саҳ. 63-65
10. Дастурамал «Дар бораи Қоидаҳои аз ҷониби мақомоти давлатии шуғли аҳолий расонидани хизматҳои машваратӣ ва кӯмаки молиявӣ ба шахрвандони бекоре, ки хоҳиши фаъолияти соҳибкорӣ доранд». саҳ.66-83
11. Мақтуби тавзеҳотӣ дар хусуси татбиқи муқаррароти қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми таъин ва пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ. саҳ.84-86
12. Дастурамал «Дар бораи тартиби пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ» саҳ.87-98
13. Дастурамал «Дар бораи тартиби ташкил ва гузаронидани ярмаркаҳои ҷойҳои кори ҳолӣ ва вазифаҳои озод». саҳ.99-108

*Дар Корхонаи воҳиди давлатии «Матбаа»-и Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст.
Адади нашр 500 нусха*

